


ЗИНАТИ ИНСОН СЕ ЧИЗ АСТ: ИЛМ, МУҲАББАТ ВА ОЗОДИ

АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.kgu.tj №24 (251) 15 марта соли 2017, чоршанбе (оғози нашр: соли 1994)

СУХАНОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА ИФТИХОРИ РӮЗИ МОДАР



07.03.2017 11:09, шаҳри Душанбе
Модарон ва ҳоҷарони гиромӣ!
Ҳозирини арҷманӣ!

Модар оғарандай ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳабbat ва нерӯбахши рӯҳу чон мебошад.

Маҳз ба ҳамин хотир, мардуми тоҷик ва умуман, аҳли башар ба ин тимсоли беҳамтаву ҷовидона арҷ мегузоранд, бузурги ўро ситош менамоянд ва дар наздаҳ ҳамеша сари таъзим фуруд мөоранд.

Мо низ бо ҳамин сабаб ҷашни фарҳундаи Рӯзи модарро бо фарорасии баҳор ва Соли нави аҷдодӣ мутобиқ карда, ин ду рамзи некиву саодатро пайи ҳам таҷпил менамоем.

Зоро меҳру муҳабbat ва файзу сафои модарон бо айёми эҳё шудани табиат таҷассумгари идомаи ҳаёт ва фардои нек

мебошад.

Ба ифтихори ин ҷашни бисёр мубораку фараҳбахш, яъне Рӯзи модар тамоми модарону бонувони мамлакат, фарзандони некбахти Тоҷикистони соҳибиستиклоп ва ҳамаи шумо, ҳозирини арҷмандро аз самими қалб табрик гуфта, бароятон ҳушбахтиву иқболи нек, толеи баланд ва рӯзгори ободу осударо орзу менамоюн.

Дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хосса ҷашн гирифтани Рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва Ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон мебошад, зоро нақши занону модарон дар ободии ҳонадон, тарбия кардану ба воя расонидани фарзандон, ба онҳо омӯзонидани забони модарӣ, одобу маъnaviёт, парвариши эҳсоси баланди ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ, шуруӯр меманданд.

Боинуви милий ва ифтихори ватандорӣ беназир аст.

Бонувони мо дар корҳои давлатдорӣ низ фаъоль буда, барои пешрафти ҷомеа ва давлат баробари мардон талош менамоянд.

Ҳар қадоми шумо, модарону ҳоҷарони гиромӣ, тароннумгари зебой, нигаҳдорандай меҳру муҳабbat ва идомабахши анъанаҳои неки гузаштагонамон буда, дар замии фарзандон мэҳри Ватан, падару модар, эҳтироми калонсолон ва арҷ гузоштан ба инсониятро ҷой медиҳед ва онҳоро чун боғони насли одамӣ парвариш менамоед.

Шоир низ бо дарназардошти ҳамин фазилатҳои модарон гуфтааст:

*Файзи ҳастӣ аз ҷуҷуди меҳрувони модар аст,
Асли мо, ному нишони мо забони модар аст.*

Суруди аввалине, ки ба гӯши фарзанд расида, ўро хоби роҷат мебахшад, аллаи рӯҳнавози модар аст.

Мэҳри модари мушфиқу ғамхор барои ҳар як фарзанд аз оғӯши гаҳвора ва айёми тифлӣ оғоз ёфта, ўро то лаҷаҳои воپасини умр раҳнамоӣ мекунад ва мадору қувват медиҳад.

Яъне бўй биҳиштии модар ва лаззати шири поку сафедашаз машоми фарзанд ҳаргиз зудуда намегардад.

Беҳуда нест, ки гузаштагони хираданди мо ҳанӯз ҷанд ҳазор сол қабл ҷашни модарро бо номи "Сипандормуз" таҷлил мекарданд ва ҳар субҳ рӯзи хурро бо ниёши неку ҳайроҳонаи "Дуруд ба зан, дуруд ба мард, дуруд ба зиндагӣ" шуруӯр меманданд.

АЗ ин бармеояд, ки Рӯзи модар муборактарин рӯз аст ва хизмати фарзанд дар қиёси ранҷу заҳматҳои модар фақат қатрае аз баҳрро мемонад.

Зан - модар мӯҷассамаи гӯёи зиндагӣ

(Идомааш дар саҳ. 2-3)

ПАТРИОТ ҚИСТ?



БОNUVONI FAЬOLI ДОНИШГОҲ



МУҲАРИРИОНИ РӯЗНОМАИ "АНВОРИ ДОНИШ"



"БОNUИ ДОНИШГОҲ-2017" МАЪЛУМ ШУД!



СУМАНАКИ НОПУХТАЕ, КИ МОДАРАМОР РАБУД...



ҲОНАИ ПИРОНСОЛОН ВА БЕНОМУСИИ ФАРЗАНДОН



МОДАРНОМА



(Идома аз сах. 1)
ва ширинтарин лафз дар забо-
ни одамй мебошад.

Дар ақсои олам низ сатхι
фарханги ҳар қавму миллатро
вобаста ба муносибати он ба
занону модарон мұайян мен-
моянд.

Имрүз бо қаноатманди мета-
вонем изҳор намоем, ки занону
модарони мо дар чомеа мақому
мавқеи сазовор доранд ва арзис-
шохи оиласдор, инсонй ви ми-
ллиро дар миёни фарзандони худ
ва қамъият бо масъулити ба-
ланда таргип менмоянд.

Дар урғият мегүйнд, ки зәни
соҳибмәрифату бойифат гав-
ҳар ва зәни ҳунарманду қадбо-
нуни сарыштакор ҳазина аст.

Ба ин маңын, занону модарони
мо ҳазинаи бебаҳо мебо-
шанд, ки тамоми күввәи худро
барои тарбияи фарзандони со-
ҳибмәрифату ватандуст, дорон
ахлоқи ҳамида ва ба ҳәёті мус-
тақилона омода намудани онҳо
сарф месозанд.

Модари тоҷик ҳазорон нафар
фарзандони бонангү номус,
часуру ватандуст, абармардони
хирадманду фарзона, сиёсатма-
дорони номдору фидокор ва
номбардори миллатро ба дүнё
оварда, дар оғӯши пурмөхри худ
ба камол расонидааст ва онҳо-
ро дар роҳи ҳизмат ба ҳалқу Ва-
тан раҳнамой кардааст.

АЗ ин хотир, дўст доштган, эҳти-
ром кардан, ба қадри ранҷу зах-
мат ва меҳру муҳаббати модар
расидан қарзи инсонии ҳар як
фарзанди бедордил ва бонангү
номус мебошад.

Агар ободиву суботи чомеа-
ро осоишю оромии ҳар як оила
таъмин намояд, дар навбати худ,
ободии ҳар як хонадон аз рӯйяни
солиму созанда, сатҳи маънави-
ёту мәтифат ва тандурустии
зан - модар сарчашма мегирад.

Таҷрибаи ҳаёт ва таърихи
башарият сабт месозад, ки дар
ҳар як қишинваре, ки ба модарону
бонувон арчи бештар мегузор-
ад, аҳолии он осудаву пешрафта
мебошад.

Дарвоқеъ, ба шарофати модар
ҳаёт дар рӯи замин бардаво-
му пойдор ва маҳз ўолитарин
мукаддасоти башарий мебошад.

АЗ ин рӯ, барои ҳар яки мо-
симои аз ҳама маҳбубу меҳру-
бон ва нотакрору ҷовидона
модар аст.

Модар бароямон на таҳо
азизтарин шахс, балки гаронба-
ҳотарин сарвати миллату давла-
тамон ба шумор меравад.

Дили тавонони модар муҳаб-
батро мепарварад, рӯҳафтода-
ву дилшикастагонро умедине-
мебахшад, ба ҳар қадоми мо боли
парвоз ва нерӯи зиндагӣ ато-
мекунад.

Бинобар ин, мо вазифадо-
рем, ки қадру манзалати занону
модаронро ба таври шоиста ба
чо орем ва дар хотир дошта бо-
шем, ки сарчашмаи бузургии кул-
ли бузургони ҷаҳон модар аст.

Ҳуқумати ғиромӣ!

Ҳуқумати Тоҷикистон ба масъ-
алаи дастгирии занону духтарон
аҳаммияти аввалиндарача
дода, ин иқдомро ба яке аз сам-
тҳои муҳимми сиёсати иҷтимоии
давлат табдил додааст.

Дар Паёми навбати ба Мач-
лиси Олий бо дарназардошти
хизматҳои арзандай занону
духтарон дар таъмин ва ҳифзи
манфиатҳои чомеаи демократӣ,
ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ду пешни-
ҳод намудам, ки ҳадаф аз онҳо
нис ҳимояи мақоми ин табакаи
фаъоли иҷтимоии мамлакат мебо-
шад.

Аввалан, таъқид гардид, ки
Ҳуқумати қишинвар ва ҳамаи соҳ-
тору мақомоти давлати чиҳати

СУХАНРОНИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ, МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА ИФТИХОРИ РӮЗИ МОДАР



муқаррар намудани квота ва
имтиёзҳо дар зинаҳои гуногун
барои занону духтарон ҷорҷӯй
намоянд.

Ин иқдом имкон медиҳад, ки
аз сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку де-
ҳот то зинаҳои болоӣ духтарону
бонувони бомаърифат, фаъолу
ташкилотчӣ ва пешқадаму та-
шаббускор ба кор ҷалб карда
шаванд ва ба ҳалқу Ватан ҳиз-
мат намоянд.

Дуюм, ба мақсади ҷалб кар-
дани занону духтарон ба кор дар
муассисаҳои низоми бонӣ, ҳад-
амоти алоқа, шуғл ва дигар баҳ-
шоҳи хизматрасонӣ ба мақомоти
марказӣ ва маҳаллии давлатӣ
дастур дода шуд, ки минбаъд ба
кор ҷавондухтарону бонувони
болаёқату соҳибкасбро даъват
намоянд, то дар ин соҳторҳо низ-
ому тартиботи кор боз ҳам тақ-
вият ёбад.

Ҳар дар пешниҳод ба хотири
он аст, ки мо дар оянда аз нерӯи
созандай бонувону духтарон боз
ҳам бештар истифода бурда, ба
амалий гардидана ташабbusҳои
онҳо мусоидат намоем.

Зоро дар мавриди сиёсати
гендерӣ Ҳуқумат ҳамеша ҷониб-
дори ибтикороти занону духтарon
аст ва онҳоро ҳамаҷониба
дастгирӣ менамоянд.

Ҳоло дар қишинвари ми-
моянди ҳуқуқи ҳамеша ҷониб-
дори ибтикороти занону духтарon
аст ва онҳоро ҳамаҷониба
дастgирӣ менамоянд.

Дар ин самти як қатор сана-
дҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалий
шуда истодаанд, ки аз манфиа-
тҳои духтарону бонувон ҳимоя
менамоянд ва барои амалий шуд-
дани ташабbusҳои шоистаи
онҳо заминai ҷоқеи фароҳам
мөорад.

Ҳоло аз ҷониби Ҳуқумати
мамлакат боз як барномаи нав
додир ба дастgирии занон омода
гардидаast, ки рӯзҳои наздик
қабул мешавад.

Нақши занони бофарҳангу
соҳибмәрифат дар ташвиқу
тарғиби пойдории оила ва
чомеаи солим, инчунин, иштиро-
ки онҳо дар таҳия ва амалий соҳ-
тани барномаҳои рушди иқтисод-
иву иҷтимоии низ назаррас мебо-
шад.

Дар ин асос тайи се сол та-
вассути соҳторҳои Вазорати

дар низоми ҳизмати давлатӣ
аввали соли 2017 аз шумораи
умумии беш аз 19 ҳазор нафар
ҳизматчиёни давлатӣ қарib
4200 нафар ё 22 фоизро занон
ташкил медиҳанд.

Ҳоло 70 фоизи кормандони
соҳаи маориф ва 60 фоизи корман-
дони соҳаи тандурустиро
нис занон ташкил медиҳанд.

Сол то сол афзоиш ёфтани
шумораи занон дар мақомоти
судӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва соҳторҳои
низомии қишинвар низ натиҷаи
қушишҳои пайвастаи Ҳуқумати
мамлакат додир ба баланд бар-
доштани мақоми занон мебо-
шад.

Тибқи таҳлилҳо айни замон
шумораи занон дар мақомоти
судии қишинвар 235 нафар, Проку-
ратураи генерали 46, Вазорати
корҳои дохилӣ қарib 1500,
Вазорати мудофиа 400, Аген-
тии назорати давлатии молиявӣ
ва мубориза бо коррупсия 24,
Агентии назорати маводи
нашъаовар 36, Кумитаи ҳола-
тҳои фавқулода 178 нафар, Ҳа-
дамоти гумрук 107 ва Гвардияи
милӣ қарib 300 нафарро таш-
кил медиҳад.

Мувофиқати маълумот аз 235
нафар занон дар мақомоти
судӣ ғафулиятдоша 122 нафа-
рошон дар ҳашру ноҳияҳои
қишинвар фаъолияти доранд.

Дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 2755
нафар занон адои ҳизмат
менамоянд, ки аксари онҳо ман-
сабҳои роҳбарикунандаро иш-
ғол мекунанд.

Дар маҷмӯӣ, дар мақомоти
судӣ 90 нафар ва дар мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ 745 нафар занон
дар мансабҳои роҳбарикунандаро
иғод мекунанд.

Шумораи соҳибкорон аз
ҳисоби занон беш аз 138 ҳазор
нафар буда, сарварии 20 ҳазору
500 ҳочагии дехқониро занон
ба уҳда доранд.

Бо мақсади мусоидат ба руш-
ди фаъолияти соҳибкории
занон Қарори Ҳуқумати мамлакат
"Дар борай таъсис ва ҷудо на-
муносибати оиласдори Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дас-
тирии фаъолияти соҳибкории
занон барои солҳои 2016-2020"
қабул шудааст.

Дар ин асос тайи се сол та-
вассути соҳторҳои Вазорати

мехнат, муҳоҷират ва шугли
аҳолӣ қарib ба 6000 нафар зан-
он дар ҳаҷми 18 миллион со-
монӣ ёрии молиявӣ пардохта
шудааст.

Барои духтарону занони хо-
нанишин дар ҳамаи ҳашру
ноҳияҳои қишинвар марказҳои кас-
бомӯзӣ ташкил шуда истодаанд.

Ҳоло дар муассисаҳои таълими
ва марказҳои таълими ки-
лонсолон беш аз 21 ҳазор на-
фар ба омӯзиши ҳунарҳои дастӣ
ва корҳои хонагӣ машғул буда,
касби барояшон мувофиқро аз
ҳуд карда истодаанд.

Бо вуҷуди ин, қисми зиёди
занону духтарон ҳоло ҳам соҳиби
қасбу кор ва шугли мұайян набу-
да, ба заҳираҳои иҷтимоӣ, мъ-
навӣ ва моддӣ кам дастрасӣ до-
ранд.

Барои испоҳи чунин вазъият
моро зарур аст, ки ҷиҳати баланд
бардоштани сатҳи огоҳи қадбо-
нӯҳо ва модарону хоҳарон тад-
бирҳои иловагӣ андешем, дар
маҳалҳо соҳибкории хонаводатӣ
ва соҳибкоронеро, ки дар ин самти
фаъолияти доранд, дастgирӣ кар-
да, ҷалби духтарону бонувонро
ба омӯзиши қасбу ҳунар, аз
ҷумла ҳунарҳои дастӣ ва дигар
навъҳои косибӣ ҳарчи бештар
вусъат диҳем.

Ҳуқумат дар сиёсати ҳуд ба
ҳалли масъалаҳои зикршуда
минбаъд низ эътибори ҷиддӣ
дода, ташабbusҳои созандай
бонувону духтарони соҳибкору
ҳунарманд, бомаърифату ват-
андуст ва худогоҳу худшиносро,
ки поҳои давлатдории милли-
амонро таҳқим мебахшанд, дас-
тирий менамоянд.

Ҳамчунин, таъқид месозам,
ки занону бонувони соҳиби қас-
бу ҳунар ҳамеша рӯзгори ободу
осуда доранд, ба қадри заҳмати
мардон бештар мерасанд ва ҳу-
дашон низ ҳеч гоҳ ҳору муҳтоҷ
намешаванд.

Барои маълумоти шумо боз як
мисол меорам. Дар давоми бис-
ту панҷ соли истиқолият муас-
исаҳои таҳсилоти ибтидоиу
миёна ва олии қасби қарib 360
ҳазор нафар духтарон ҳатм
карда, ҳоло дар макtabҳои олий,
коллеҷу литсеjҳои қасби 115
ҳазор нафар ва дар муассисаҳои
бонуғузи таҳсилоти олии қиши-
варҳои хориҷӣ қарib 5 ҳазор

нафар духтарон таҳсил меку-
нанд.

Илова бар ин, аз соли 1997,
яъне аз оғози ҷорӣ гардидани
қвотаҳои президентӣ беш аз
ёздаҳуним ҳазор нафар духтар-
рон бо истифода аз ин имконият
ба макtabҳои олий доҳил шуда-
анд, ки то имрӯз 8 ҳазору 900
нафари онҳо соҳиби маълумоти
олӣ гардида, дар соҳаҳои гу-
ногун машгули фаъолият мебо-
шанд ва қарib 2 ҳазору 700 на-
фари онҳо таҳсилро идома дода
истодаанд.

Бонувони азиз!

Қабули Консепсияи рушди
оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ифодакунандай ҳолати кунунӣ
ва дурнамои сиёсати давлат дар
самти таҳқими мақоми оила
мебошад.

Асоси ин ҳуҷҷати муҳимро, ки
оила дар он ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ
ва макони тарбияи фарзанд
эътироф мегардад, баланд бар-
доштани маърифати оиласдор, солимии
занон ва танзими оила

таҳсилоти медиҳад.

Бо ин маҷсад, мо дар низоми
таҳсилоти миёнаи умумии қиши-
вар омӯзиши фанни "Маърифа-
ти оиласдор" - ро ба роҳ мон-
дем, ки омӯзгорон дар доираи он
ба хонандагон масъалаҳои та-
шаккулу таҳқими оиласдор, эҳти-
руму муносибати ҳамдигарӣ ва
дар маҷмӯӣ, фарханги хонаво-
дагиро меомӯзанд.

Ҳамчунин, ба хотири амалий
шудани консепсияи зикршуда
дар Паёми Роҳбари давлат Ва-
зорати маориф ва илм вазифадор
гардид, ки дар муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ таълими Кон-
ституцияи ва қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон "Дар борай маъри-
фати ҳуқуқии насли ояндаро дар
ҳифзи оиласдор, таълиму тар-
бияи ф

дан дар ҳаққи падару модар тавассути Конститутсия танзим гардида, дар ин асос дар Қонуни Чумхурини Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълимум тарбияи фарзанд" зикр шудааст, ки фарзанди болиг ва қобили мөхнат уҳдадор аст, ки падару модари худро нигоҳубин карда, онҳоро дар синни пиронсолӣ аз ҷиҳати моддиву маънавӣ дастгирӣ намояд.

Модарону боғувони азиз!

Шумо дар раванди тарбияи фарзандон нақши ҳалқунанда доред ва набоҷд фаромӯш соzed, ки тарбияи фарзанд дар навбати аввал вазифаи муқаддаси падару модар ва баъдан мактаб ва ҷомеа мебошад.

Ҳоло дар аксари манотики қишивар масъалаи ҷалби кӯдакон ба мактаб, алалхусус, дуҳтарон ҳал гардида, фарогории дуҳтарон барои гирифтаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидой, миёна ва олии қасбӣ тамоюли афзоиши дорад.

Шумораи ҷавондуҳтароне, ки дар зинаи таҳсилоти баъди олии қасбӣ дониш мегиранд, ҳеле афзуда, сафи онҳо дар муассисаҳои омодагии баъди-дипломӣ торафт зиёд шуда истодааст, ки ин, албатта, раванди мусбат ва ба талаботи замони мусосир мувофиқ мебошад.

Тавассути квотаҳои президентӣ ҳоло насли сеюми мутахассисони соҳаҳои гуногун тарбия ёфтаанд, ки дар гӯшаву қанори мухталифи Тоҷикистон ҳамчун насли ҷавони зиёёни мамлакат мудафоа кору фаъолият карда истодаанд.

Бояд гуфт, ки баланд бардоштани сатҳи маълумоту маврифат дар миёни занону дуҳтарон шарти мухимтарини беҳтар гардидани дараҷаи зиндагӣ, қоҳши камбизоатӣ, ҳалли масъалаи шуғл ва рафъи бекорӣ мебошад.

Аз ин лиҳоз, волидайн ҳар қадар ба тарбия ва сатҳи саводнокии фарзанд бештар таваҷҷӯҳ намоянд, ҷомеа ҳамон андоza пеш меравад, нерӯи инсонӣ тақвият мёбадар ва мушкилоти оила ва ҷомеа камтар мешавад.

Дар баробари ин, мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки баъзан миёни иддае аз занон зиёдараӣ ба назар расида, дар маъракаву ҷорабинҳои оилаи сарфою сариштакорӣ риоя намешавад.

Агар ин камбузидҳо бартараф гардида, пеш роҳи ҳароҷоти барзиёд ва зоҳирпаратӣ гирифта шавад, табиист, ки буҷети ҳонавода афзуда, вазъи зиндагии оилаҳо боз ҳам беҳтар ҳоҳад гашт.

Мо ин масъаларо қарib дар ҳар мулоқоту сӯҳбат таъқид менамоем, зеро медонем, ки соҳиби дастархону маъракаҳо ва сарфакори беҳтарини зиндагӣ, шумо, занону модарони гиромӣ ҳастед. Вобаста ба ин, мардуми мо панду андарзҳои зиёд доранд.

Аз ҷумла гуфтаанд, ки "ба миқдори сари сӯзан сарфа кардани зан баракатро дар ҳонадон дӯчанд меафзояд".

Ин ишораҳо моро водор месозанд, ки маъракаҳои камхарҷ гузаронем, зиёдараӣ нақунем, ба қадри нозу неъмати зиндагӣ расем ва талаботи қонунҳои миллиамон "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ" ва "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълимум тарбияи фарзанд"-ро ба хотири рӯзгори ободу оилаи ҳушбахт

ҳамеша риоя намоем.

Модарону ҳоҳарони меҳрубон!

Модар гаҳвораву оламро бо ҳам мелайвандад, рисолати пурзаҳмати парвариши наслҳоро ба дӯш қашида, бо сиришту замири покаш барои ҳастии фарзанд, ободии ҳонадон ва осоши ҷомеа талош менамояд.

Барбари ин, дар сари гаҳвораи тифлаш шабзинаддорӣ карда, камолоти ўро интизор мешавад ва тамоми ҳастиашро ба парвариши ҷигарбандаш сарф намуда, аз роҳи сидӯ мададгош мегардад.

Ин рисолати бузурги инсонӣ мақому мартабаи модарро боз ҳам муқаддасу беназир гардонидааст.

Ба қадри шири поки модар нарасидан, заҳмати бедорҳо-биҳои ўро фаромӯш кардан, ба падару модар ситам кардан ва дар пириву дармондагӣ ба қадри ранҷи азоби онҳо нарасидан бузургтарин гуноҳ аст.

Мо фарзандон агар тамоми умр ба модари худ хизмат кунем, бо ранҷи шабзинаддорӣ ва заҳмати ў ба хотири тарбияву ба камол расонидани мо баробар шуда наметавонад.

Аз ин рӯ ҳозирин ва кулли ҳамватанонро даъват менамоям, ки модарони худро дӯст доред, нисбат ба онҳо меҳруbonу ғамҳор бошед, иззаташонро ба ҷо оварда, ҳарғиз озорашон нарасонед ва нигоҳи пур аз меҳру шафқатро аз онҳо дареф надоред. Қарзи фарзандии мо дар назди шахсияти мубораку биҳишти мадарон ҳамин аст.

Мо дар симои шумо дуҳтарону бонувони азиз олиҳаи ҳаҳтум саодат ва зебоиро мебинем.

Шумо бо меҳру вафоятон шӯълаи ишқу умедро абадӣ гардонид, эҳсоси инсониро дураҳши пурчило бахшидаed.

Аз ин рӯ, кӯшиш намоед, ки ин сарвати бебаҳои ҳаётӣ худро ҳифз карда, меҳру муҳаббатро дар қалби ҳеш беолоиш ва фурӯзон нигоҳ доред, оиларо асоси зиндагии худ қарор дихед ва сабуру қаноатпеша бошед.

Аҳли ҷомеа ва фарзандони худро ҷиҳати ҳифзи истиқолилияту озодӣ, амнияти давлатӣ, суботи сиёсӣ ва таҳқими поҳоян ваҳдати миллӣ Ҷаҳонӣ карда, барои бунёди давлати пешрафтаву соҳибтамаддун ва дунъиою демократӣ талош варзед ва номбардори ин Ватан ва хоҳи муқаддаси ниёкони ҳеш бошед.

Итминони комил дорам, ки шумо ҳамчун оғарандони зиндагиву зебой, баҳои меҳру муҳаббат ва ҷароғи ҳонадон дар ҳаётӣ сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии қишиварон фаъолона ширкат ваrizida, ба хотири пешрафти давлатамон рисолати созандагии худро бо садоқату устувории модаронаи худ идома медиҳед.

Бо ҳамин умеду орзӯҳои нек, шумо, модарону бонувони арҷамандро бори дигар ба муносибати ҷашни фарҳунда - Рӯзи модар табрик гуфта, ба ҳар қадоми шумо ва ба ҳамаи бонувону ҳоҳарони мамлакат тандурустиву саодатмандӣ ва дар ҳаётӣ оилаҳиатон меҳру муҳаббат, ҳаҳтуми шуғли нек ва рӯзгори ободу осуда орзу менамоям.

Дуруд ва ҳамду сано ба модар - фариштаи ҳаёт ва ҳомии зиндагии башар дар рӯи замин!

Сано ба модар - ин олиҳаи меҳру шафқат, Ҷаҳонӣ шарҳамону раҳбар ва азизи ҳар як ҳонадон!

Сано ба модар - ин олиҳаи меҳру шафқат, Ҷаҳонӣ шарҳамону раҳбар ва шӯълаи ишқи ҳаётбахш!

Чашн муборак бошад,
модарону ҳоҳарони азиз!

Чу оху дил ниҳад бар хандаи шер,
Ба пои худ хиромад пеши шамишер.

ЧАМЬОМАДИ ИДОНА БАХШИДА БА РӯЗИ МОДАР

Рӯзи 4.03.2017 бо ташаббуси раёсати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар якҷояй бо шӯъбаи кор бо ҷавонон ва Шӯрои занони донишгоҳ дар "Толори фарҳангӣ"-и донишгоҳ бахшида ба Рӯзи модар ва қадр намудани Зан-Модар ва баланд бардоштани мақому манзalati ин шахсияти қабир дар сиёсати навини давлатдорӣ ҷамъомади идона баргузор гардид.

Ҷамъомади мазкур бо сӯҳанони табрикии ректори донишгоҳ, доктори имлҳои физика ва математика, профессор Абдуллоҳ Ҳабибулло оғоз ёфт. Устод қайд карданд, ки ҷомеаи имрӯзаро бе иштироки занон дар корҳои давлатдориу ҳоҷагидорӣ тасаввур кардан номумкин аст. Ин шахсияти бузург, яъне модар дставидгару тарбиятари ҳар



яки мост. Бинобар ин, мебоҷад, ки ҳар яки мо Зан-Модарро чун гавҳараки ҷашн нигоҳдорем ва эҳтиром намоем.

Сипас, ба як қатор занони кормандони фаъоли донишгоҳ аз ҷониби маъмурияти донишгоҳ туҳфаҳои хотирмон

ба муносибати рӯзи идашон тақдим намуданд ва баҳри болидаро ҳаронидани хотири модарони азизу мушғиқ аз ҷониби санъаткорони хонаи маданияти донишгоҳ дастагуле иборат аз шеъру суруд пешкаш гардид.

РОҲПАЙМОИ ЗАНОН БАХШИДА БА РӯЗИ МОДАР



Таърихи 6.03.2017 бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимиёти давлатии шаҳри Кӯлоб дар Рӯзи модар роҳпаймои идона таҳти унвони

"Занон-пайрави Пешвои миллат" бо иштироки занони ҷавондуҳтарон баргузор гардид. Дар роҳпаймои беш аз 800 нафар бонувони шаҳри

Кӯлоб, инчунин омӯзгорону донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо либосҳои миллӣ, ки ифодакунандай баҳору Наврӯз ва зебогию нағосати зани тоҷикро бозғӯй мекунанд, иштирок намуданд. Ташкил ва ҳадафи асплии ин ҳамоиш дар шароити тезутунд гардидани ҷаҳони мусосир, барҳӯрди таъмдунҳо ва пайдоиши ҳар гуна либосҳои ғайримилӣ, тақлид намудани ҷавондуҳтарон ба фарҳангӣ либоспӯши бегона ва пешгири аз хурофтаришӣ буда, ба ин васила дар тиннати ҷавондуҳтарон рисолати бузурги гузаштагонро бедор намудан буд.

ИФТИТОҲИ МУҶАССАМАИ МОДАР ДАР КӮЛОБ

Санаи 06.03.2017 бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимиёти давлатии шаҳри Кӯлоб дар Боги 15-солагии Истиқололияти давлатии шаҳри Кӯлоб бахшида ба Рӯзи модар Муҷассамаи Модар бо тарҳи мусосир бунёд гардид, ки аз ҷиҳати соҳт ба

руҳҳои миллии меъморию шаҳрсозӣ мутобиқ буда, дар қишивар ҳамто надорад.

Бо бардоштани парда аз болои мӯжассама аз ҷониби раиси шаҳри Кӯлоб Ҳайрулло Амонулло ва занони фаъол боз як гӯши фароғати исти-

роҳат дар шаҳр бунёд гардид.

Мӯжассама мазкур бо мабалагӯзории мақомоти иҷроияи ҳокимиёти давлатии шаҳри Кӯлоб аз ҷониби соҳтмончиён ва ҳайкалтарошони маҳалӣ дар давоми як мӯж соҳта ба истифода дода шуд.

"БОНУИ ДОНИШГОҲ-2017" МАҶЛУМ ШУД!



Санаи 02.03.2017 дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ тибқи нақша-ҷорабинии шӯъбаи кор бо ҷавонон ва Шӯрои

занони донишгоҳ озмуни "Бонуи донишгоҳ-2017" гузаронида шуд. Дар озмун аз ҳамаи факултаҳо ва кафедраҳои умумидонишгоҳӣ якнафарӣ

иштирок намуда, ҳунару маҳорати худро нишон доданд. Озмун аз бахшҳои саволнома, намоиши сару либоси миллӣ, қироати шеър, тайёр намудани ҳӯришҳо ва ҳозирҷавобӣ иборат буд. Дар натиҷа Сафарова Муборак, асистенти кафедраи менечмент ва маркетинги факултаи иқтисод ва идораи ягона бонуе буд, ки аз ӯҳдан тамоми шартҳои озмун ба пуррагӣ баромад ва бо Диплом ва түҳфаҳои тайёрномудаи Кумитаи тадорукот қадрдорӣ карда шуд.

Алишер ЯТИМОВ,
ҳабарнигор

ФОРУМИ САЙЁРИ ҶАВОНОНИ ДОНИШГОХИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР ДОНИШГОХИ КӮЛОН



Боиси ифтихор ва сарфарозии кулли мардуми шарафманди Тоҷикистон аст, ки бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи Маҷмааи Созмони Милали Муттаҳид бо ҷонидории 192 давлати ҷаҳон солҳои 2018-2028 Даҳсолаи байнамиллалии амал "Об барои рушди устувор" эълон гардид. Инчунин, Пешвои миллат дар Паёми имсолаашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2017-ро "Соли ҷавонон" эълон намуданд. Вобаста ба ин иқдоми начиб устодону до-

рии Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ин рӯйдодҳои муҳими кишварро бо хушнудӣ истиқбол намуда, Форуми сайёри ҷавононро баргузор намуданд ва рӯзи 7-уми марта соли 2017 тавассути қатораи Душанбе-Қурғонтеппа-Қӯлоб 80 нафар донишҷӯён ва 10 нафар устодони донишгоҳ ба шаҳри бостонии Қӯлоб ташrif оварданд. Ҳадафи форум аз пайванди дӯстии ҳамкорӣ бо донишҷӯёну устодони До-нишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ иборат буд.

Дар назди бинои Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Аб-

ӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ҳайати мөхмононро роҳбарият, устодон ва донишҷӯёни донишгоҳи мазкур бо барномаи тарҳрезизшудаи консерти ва ташкил намудани саёҳати хотирмон қабул карданд. Дар "Толори фарҳангӣ"-и Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Форуми якҷоя оғоз гардида, қариб 2 соат идома ёфт. Намояндагон ва донишҷӯёни ҳарду муассисаи таҳсилоти олий дар фазои дӯстона доир ба сиёсати ҷавонон, нақши ҷавонон дар ҷомеа, масъалаи тағйирёбии иқлими ва ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар масоили об маърузаҳо карданд ва барномаи ҷолиби фарҳангӣ доир намуданд, ки хеле рангоранг ва хотирмон буд. Сипас, иштирокчиёни Форум яке аз мавзеъҳои тарихии шаҳри бостонии Кӯлоб - Осорхонаи Мир Саид Алии Ҳамадониро дидан карданд.

Ҳамадониро дидан карданд.
Меҳмонон аз бинои нави
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
дидан карда, дӯстони нав пай-
до намуданд, ки ин рӯйдод
метавонад то дергоҳ дар хо-
тири ҳар як иштирокӣ боқӣ
монад.

**Алишер ЯТИМОВ,
хабарнигор**



МАҲФИЛИ "ЧАРОГИ САБЗ" АМАЛ МЕКУНАД!

Санаи 1.02.2017 дар факултати филологияи рус маҳфили "Чароги сабз"-и кафедраи адабиёти рус ва хориҷӣ бо МТЗАР шуда гузашт. Дар маҳфил 20 нафар донишҷӯён иштироки фаъ-олона намуда, ҳунари дастии хешро ба маърази тамошо гу-заштанд. Мақсади маҳфил нишон додани яке аз оинҳои мар-думи рус буд. Роҳбарии ин маҳфилро саромӯзгори кафедра Ҳалимова Мавҷуда ба уҳда доранд, ки ҳафтае як маротиба гузаронида мешавад.

МИЗИ МУДАВВАР ОИД БА ХУШУНАТИ ОИЛАДОРӢ

Рӯзи 4.03.2017 дар факултати филологияи тоҷик ва журналистика мизи мудаввар баҳшида ба Рӯзи модар дар мавзӯи "Хушунати оиласдорӣ" бо иштироки ноиби ректор оид ба тарбия Сайдаҳмадова Дијором, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия Ҳудоидодова Шарофат, декани факулта Ҳолиқова Зайналбӣ ва дигар муаллимони рӯзгордида, инчунин як гурӯҳ донишҷӯдукхтарон иштиrok намуданд. Иштирокчиён аз рӯзгори гузаштаи хеш баҳри ҳозирин қисса намуданд, ки ин барои ҷавондуҳтарон дарси зиндагӣ буда метавонад. Дар охир оид ба мавзӯи баррасишууда саволу ҷавобҳо суратгирифт.



"ЧАМЬЯТИ ИЛМИИ ДОНИШЧҮӨН" НАКУСТИН ХАМОИШАШРО ГУЗАРОНИД

Таърихи 21.02.2017 дар "Толори фарҳангӣ"-и Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ маҳфили илмӣ таҳти унвони "Ҷамъияти илмии донишҷӯён" гузаронида шуд. Роҳбарии ин маҳфилро Комилов Низомиддин саромӯзгори кафедраи молия ва бокдорӣ бар уҳда дорад. Дар маҳфил зиёда аз 300 нафар донишҷӯён, магистрантҳо, докторантони РНД ва омӯзгорон иштирок намуданд. Сараввал сухан ба ректори донишгоҳ доктори илмҳои физика ва математика, профессор Абдулло Ҳабибулло дода шуд. Сипас, донишҷӯи соли 2-юми факултаи омӯзгорӣ Муҳаммадраҳими Хурросонӣ дар мавзӯи "Нақши равшанфирон дар чомеа" баромад намуд. Инчунин, донишҷӯи соли 3-юми факултаи молиявию иқтисодӣ Зикруллоҳи Каримулло дар мавзӯи "Равшанфирӯзӣ кист?" маърӯза намуд. Мақсади асосии маҳфил баланд бардоштани тафаккури донишҷӯён ва магистратону докторантон ва дӯстдорони илму дониш мебошад. Дар охир саволу чавоб ва баҳсҳо сурат гирифт.

РУЗИ МОДАР ДАР ФАКУЛТАИ ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ ВА ГЕОГРАФИЯ

Таърихи 7.03.2017 бо ташаббуси факултати химия, биология ва география баҳшида ба Рӯзи модар дар "Толори фарҳангӣ"-и донишгоҳ чорабинии фарҳангӣ гузаронида шуд. Роҳбарияти факулта тамоми бонувону занони факулта ва донишгоҳро ба ин рӯз табрику таҳният намуда, ба онҳо амалишавии орзуҳои некро таманно намуданд. Дар охир чорабинии фарҳангӣ доир гашт, ки табӣ и ҳозирин щод гардид.

Алжан ЯТИМОВ избран членом



*Done by Rahimjon MURODOV,
in corporation with Aminjon Fatoev
The assistants of English
department*

МОДАР, МАН ҚАЛБИ ТУ ВА ТУ ҶИГАРИ МАНИ!

Модар! Модар! Модар! Ин аввалин нигоштаи шогирдона ва беҳунарона ман баҳри туст. Садҳо саҳифаро бароят пур кардан имкон дорад, аммо он чизеро, ки ту медонӣ шарт нест бигӯям. Аммо... мегӯям, зоро дӯстат дорам.

Модарҷон! Ман туро дӯст дoram. Барои чӣ? Барои он, ки ту маро аз қӯдаки чиркин то ба инсони комил расонидӣ. Ман бо ту ифтихор мекунам. Модарон хеле зиёданӣ, аммо ту ягонӣ. Модарони дигарро фарзандонашон ҷиноят содир мекунанд, одам мекушанд, аммо ман бо самараи тарбияи накуи шумо ҳатто як мурҷаро озор дода наметавонам. Модарҷон! Ту маро пайваста насиҳат мекунӣ, ки мабодо дили касеро ранҷонӣ. Аммо модарҷон, ин одамон дили маро меранҷонанд. Ман ҳоло ҳам хомӯшам. Хомӯшу беевоз. Чаро ки ту маро гуфта будӣ, ки бадро ба Ҳудо супор, аммо модарҷони ман ин одамони бад нек намешаванд ва ба дигарон низ зарар мerasонанд. Чаро модарони онҳо ба эшон насиҳат намекунанд? Чаро модаронашон онҳоро чунин тарбия кардаанд?

Модарҷон, ту бароям фариштай. Фариштаи заминӣ... Ман бо насиҳатҳои ту хомӯш мемонам ва бо ин хомӯши адувонро мекушам. Ту сарлашкарӣ. Барои он ки насиҳатҳои ту чун тир бар дили аду нишонрас аст. Ту подшоҳӣ. Барои он ки ҷамъияти бузургера бо дунё оварда, онҳоро назорат мекунӣ. Ту биҳиштӣ. Барои он ки пайғамбарамон ин мартабаро ба ту додааст. Ту маро ба роҳистӣ ҳидоят мекунӣ ва дар биҳиштат ҷой медиҳӣ.

Модарҷон! Қалби ту чӣ гуна аст? Чаро ҳамаро баҳшида метавонӣ? Ман ба ту ҳасад мебаррам. Чаро қалби маро монанди қалби ҳуд мосоҳтӣ? Ман баҳшида метавонам, аммо монанди ту не. Баъд аз баҳшидан дар дилам як заҳме мемонад, аммо ту тамоман дигарӣ. Ҳатто фарзанде, ки туро қатл ҳам кунад ва хуни покатро резонад, ўро мебахшӣ. Ин чӣ гуна қалб аст? Оё қалби инсон ин гуна буда метавонад? Воеан ҳам ту бузургӣ.

Ман ҳатокорам. Ҳиҷ вақт ба монанди ту шуда наметавонам. Охир қудрате, ки Ҳудо ба ту додааст, ҳеч вақт ба ман дода наметавонад. Бо вуҷуди ин, кӯшиш мекунам, ки ақалан 10%-и ту бишавам. Модарҷон! Ман бо ту мубориза бурда истодаам. Ҳар қадар кӯшиш мекунам, ки монанди ту одами хуб шавам, ту садҳо маротиба маро гузашта меравӣ. Ман ҳанӯз ҳам аз пушти ту давида истодам. Ту роҳӣ карда наметавонам.

Ҳар як нигоҳат, ҳар як ҳарфат ва ҳар як нафасат мӯъчиҳа ва ҳикмат аст. Ҷашмони пурожанги ту маро рӯҳбаланд мекунанд, маро солим нигоҳ мегоранд, маро хурсанд мекунанд. Лабҳои мӯъчиҳа оғарат маро навозиш мекунанд. Ман бо бӯсаҳои чун қанди ту қалон шудаам. Агар аз қӯдакӣ ақл медоштам ва бӯсаҳои тарбияи мешӯморидам, шояд даҳҳо дафтар пур мешуд. Ҳар як бӯсаи ту қуввате бар ҷони қӯчаки ман буд.



Ту ҳоло ғӯй, ки ҳамаи ин бӯсаҳо чӣ гуна баргаронам? Чӣ гуна? Мани аблაҳ шарм дошта, ғӯё қалон шудааму модарҷонамро бӯса намекунам. Зоро ман қалон, зандор, қӯдакдор, хонадор-дия. Мани беақл бехабар аз он ки мард ҳар қадар пир ҳам шавад, аммо пеши модар ҳамон қӯдак аст. Ман туро мебӯsam, аммо гоибона, аз дур. Ҳайр чӣ кор қунам? Маро доим мегуфтӣ, ки бошарм бош! Аммо ин бӯсаҳои надодаи ман ба шумо дар дилам 10 сол шуд, ки ҷамъ шуда истодаанд ва метарсам, ки рӯзе бо дӯди ҳазён бурун шаванд.

Модарҷон! Бузургатро бин, ки ту дар гоиб будан ҳам маро илҳом мебахшӣ. Ту хеле бузургӣ ва ман як қӯдаки гапнодарои гандо. Ту бо ин ҳама ҳатоҳои қӯдаконаам маро мебахшӣ ва баҳшиданро ба ман меомӯзонӣ.

Ман қалби туам ва ту ҷигари мани. Ҳарду як танем. Бо ҳам ба өвоя мерасем, ҳӯрок меҳӯрем ва рақсу бозӣ мекунем. Аммо ту дар ин ҷо ҳам маро гузашта истодай. Ман 28солааму ту аз 60 гузаштӣ. Ҳоҳиш мекунам, ки дар ҳамин 60 ист. Ман ба ту расидан меҳоҳам. Маро нагузар, илтимос... илтимос...

Одамони мӯқаддас дар оила хеле зиёданӣ, аммо ба Ҳудо қасам барои ман аз ҳама азизӣ, ҳатто аз фарзандонам. Чаро ки ман дили туам ва ту ҷигари мани. Магар дил ва ҷигарро аз як бадан бурун карда мешавад? Забонам, вуҷудам, рӯҳам ва ҳама эҳсосоту аъзоҳои баданам соҳтаи туст. Охир ғӯй, ки чӣ гуна туро дӯст надорам? Ман ҳоҳам наҳоҳам туро дӯст медорам. Ҳатто девона шавам ҳам девонаи ту мешавам.

Модарҷон! Ту барои васфи ман эҳтиёҷ надорӣ, зоро ҳудат маро медонӣ. Ман бе ту ҳечам. Тӯй, ки зиндагии ман идома дорад, зиндагии ман маъно ва қайфияти дорад. Тӯй, ки ман меболам ва мефаҳрам. Тӯй, ки ман ақл ва номус дорам. Тӯй, ки ман ошиқам, ҷунунам, мафтунам...

Нонҳои "тунукӣ"-и ту, фатирҳои намакин, шакаробу куртоб ва ҳазорон ҳазор неъматҳои дастони туро ман ҷашидааму ҷашида истодаам. Ман ҳаёл мекунам, ки аз ҳама нони бомаззаро ту мепазӣ. Аз ҳама "те-

зубк"-и "ширин"-ро ту тайёр мекунӣ. Ман садқаи дастон, лабон, пойҳо, мӯйҳо ва ноҳунҳои ту шавам, модар!

Модарҷон! Ман дар ҳаёт хато кардаам. Шояд дили қасеро ранҷондаам, ҳатто дили туро ҳам ранҷондаам ва медонам, ки ту ҳамон замон маро баҳшидай, аммо ҷарои мондом хичолат мекунам? Ман ҳоҳиш калушҳои туам. Маро бубаҳш! Ман гарди докан сафеди сари туам. Маро аз докаат тоза мару! Ман қалби туам. Маро аз тик-тик кардан пас магардон. Ман нағаси туам. Ҳоҳиш дoram, маро доим ба берун барор ва боз ба ҷисми муборакат баргардон. Маро мӯи сари борику нозуки туам. Маро бо шонаи ҷӯбини "саъоз"-ат макан! Ман ҳарфи туам. Маро аз гуфтани лаҳҷаи зебоят маҳрум нагардон! Ман ними ту нестам. Ман тамоми вуҷуди туам, маро аз худ дур макун!

Модарҷон! Раҳмат, ки маро оғарди. Маро қалон кардӣ. Таълим додӣ, донишҷӯй кардӣ, дипломдор кардӣ, маошдор кардӣ, хонадору қӯдакдор кардӣ ва тамоми ҷиз кардӣ. Ман як ҳоҳи раҳ будам ва маро одам кардӣ.

Модарҷон! Ман аз он дар ҳичолатам, ки чӣ гуна хизмати туро баргардонам? Агар ҳар пешниҳод ҳам кунӣ, баргардонида наметавонам. Як шаба раниҷи ту баҳои ду ҷаҳон аст. Лекин бо ҳамаи ин ман қӯшиш мекунам.

Модарҷон! Имрӯз Шумо иддоред. Имрӯз не ҳама рӯз барои шумо ид аст. Барои мо ҳам, лекин ин як рӯзи ҷамъияти. Ман туро хеле зиёд дӯст дорам ва пайваста дӯст ҳоҳам дошт. Намегузорам, ки фикру зикрам аз ёди Ҳудо ва ту дур шавад. Ҳоло соат 12:46-и шаб аст ва ман барои ту менависам. Диҷид, модарҷон ҳамин навиштai аблâҳонаи ҳудро ҳам дар ҳоҳи таълими, нағарашои ҳудро ҳам мекунанд. Инчунин, аз соли 2015 дар назди шуъба қабули докторанони PhD аз рӯи 11 ихтисос ба роҳ монда шудааст, ки айни замон дар зинаи докторантura 26 докторант (PhD) фаъолияти таълими, илмию тадқиқотӣ машгул буда, аз онҳо 1 нағар доктори илмҳои педагогӣ, 1 нағар Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 17 нағар дараҷа ва унвонҳои илми-дор ва 13 нағар дотсентон мебошанд.

Аз соли 2005 то инҷониб дар донишгоҳ шуъбаи аспирантура аз рӯи 5 ихтисос фаъолияти дорад. Айни ҳол дар шуъбаҳои рӯзонаи гоибонаи аспирантураи донишгоҳ 33 нағар аспирант мебошад, ки аз онҳо 14 нағарашонро занон ташкил мекунанд. Инчунин, аз соли 2015 дар назди шуъба қабули докторанони PhD аз рӯи 11 ихтисос ба роҳ монда шудааст, ки айни замон дар зинаи докторантura 26 докторант (PhD) фаъолияти таълими, илмию тадқиқотӣ машгул буда, аз онҳо 1 нағар доктори илмҳои педагогӣ, 1 нағар Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 17 нағар дараҷа ва унвонҳои илми-дор ва 13 нағар дотсентон мебошанд.

Ҳар як ҳоҳи ҷаҳони дар ҳаёт монанди Ҳудо бомуваффақият дифӯи менамоянду пайваста ба таълиму таддиси донишҷӯйен саҳмгузоранд.

Бо эҳтиёҷи зиёд ҷигарбанди ту!
Ҷаҳонгир РУСТАМ

ШЕЪРИ Рӯз

ОЗАР



Модар фаршишта буд, фақат болу пар надошт,
Шояд, ки дошт болу пар, аммо ҳабар надошт.
Ё дошт оғаҳӣ зи пару боли хеш, лек,
Майли ҷудо шудан зи ману аз падар надошт...
Дар қӯдакӣ ба модари ҳуд хостам баром,
Як ҳадя, лек ҷайби ман он лаҳза зар надошт.
Зар ёфтам ба ғоҳи ҷавониву он замон,
Ҷуз шиқӣ ёр сина ҳавои дигар надошт,
Вақте ба ёди ҳадя фитодам, ки модарам,
Рӯи лабаш ба гайри "видоъ эй писар" надошт...
Модар фаршишта буд, пари ҳуд кушода рафт,
Азбас илоҷ пеши қазову қадар надошт.
Модар фаршишта буд, дақиқан фаршишта буд,
Ҳатто ба дӯш болу паре ҳам агар надошт.

ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИИ БОНУВОН ДАР ДОНИШГОҲ

Дар ҳар давру замон тарбияи дуруст ва ба камол расонидани фарзандони солими ҷомеа ба Модар вобаста аст. Модар, ту ба ҳама ҷаҳон меарзию арзандай ситоиш ҳастӣ, ҷунки тамоми бузургони дунёро баъд аз ҳалқ намудани Парваридигор ту бузург намудӣ. Ман пешат ҳамеша қарздорам!

Зан-Модар дар қатори ин ҳама вазифаҳо, ки ба зимишаш вобаста аст, боз дар кори ҷамъиятио истеҳсолӣ ва фарҳангии машиӣ баромад намуда, сари вақт мушкилиҳоро ҳаллу фасл менамояд. Имрӯзҳо дар пешрафту гулгулшукуфой ва ободии қишишарон саҳми бонувон беандоза назаррасанд. Дар тамоми ҷабҳаҳо онҳо фаъоланд. Ин аз бузургию тавонӣ будани онҳо гувоҳӣ медиҳад.

Дар Паёми навбатии Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон оид ба вазъи имрӯзai занону дуҳтарон, нақшу маҷқеи онҳо дар ҷомеа ҷунин изҳори андеша карда шудааст: "Дар давраи соҳибистиқолӣ ташабbusҳо занон доим дастгирӣ ёфта, бо мақсади амалий намудани онҳо тадбирҳои ҷиддӣ андешидан мешаванд. Имрӯз бонувон дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва дигар баҳшҳои иҷтимоӣ қисми зиёди кормандонро ташкил карда, аз шумораи умумии хизматчиёни давлатӣ 23 фоизро занон ташкил медиҳанд".

Занон ва бонувони дар Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ фаъолиятидошта дар пешрафти ҳаёти маънавии ҷомеа саҳмгузор ҳастанд. Дар ин маҳзани илму маърифат 309 нағар занон дар саმтҳои гуногун фаъолият бурда, 179 нағарашро муаллимаҳо ташкил кардааст, ки ба фаъолияти таълими, илмию тадқиқотӣ машгул буда, аз онҳо 1 нағар доктори илмҳои педагогӣ, 1 нағар Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 17 нағар дараҷа ва унвонҳои илми-дор ва 13 нағар дотсентон мебошанд.

Аз соли 2005 то инҷониб дар донишгоҳ шуъбаи аспирантура аз рӯи 5 ихтисос фаъолияти дорад. Айни ҳол дар шуъбаҳои рӯзонаи гоибонаи аспирантураи донишгоҳ 33 нағар аспирант мебошад, ки аз онҳо 14 нағарашонро занон ташкил мекунанд. Инчунин, аз соли 2015 дар назди шуъба қабули докторанони PhD аз рӯи 11 ихтисос ба роҳ монда шудааст, ки айни замон дар зинаи докторантura 26 докторант (PhD) фаъолияти таълими, илмию тадқиқотӣ машгул буда, аз онҳо 1 нағар доктори илмҳои педагогӣ, 1 нағар Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 17 нағар дараҷа ва унвонҳои илми-дор ва 13 нағар дотсентон мебошанд.

Ҳар як ҳоҳи ҷаҳони дар ҳаёт монанди Ҳудо бомуваффақият дифӯи менамоянду пайваста ба таълиму таддиси донишҷӯйен саҳмгузоранд.



Хотам НАЗАРОВ,
номзади илмҳои педагогӣ, мудири шуъбаи
аспирантура ва докторантура

ХОҲИШИ МОДАР АЗ ФАРЗАНД

Модар рӯ ба фарзандаш карду гуфт:
 - Фарзандам! Рӯзе аз рӯзҳо моро пиру фартут хоҳӣ дид ва корҳоямро ғайримантиқӣ. Дар он вақт лутфанд ба ман каме вақт бидеҳ ва сабр кун, то моро бифаҳмӣ. Ҳангоме ки дастам меларзад ва ҳӯрокам бар рӯи либосам мерезад ва ҳангоме ки аз пӯшидани либосам нотавонам, пас сабр кун ва солҳоера ба ёд овар, ки корҳое, ки имрӯз наметавонам анҷом дихам, ба ту ёд медодам. Агар дигар зебо ва ҳушбу нестам, моро маломат макун ва қӯдакиятро ба ёд овар, ки талош мекардам туро зебо ва ҳушбу қунам. Агар дигар насли шуморо нафаҳмам, ба ман наҳанд, вале ту гӯш ва ҷашми ман барои он чи намефаҳмам бош! Ман будам, ки ба ту омӯхтам чӣ гуна ба зиндагӣ рӯбараӯ шавӣ. Аз қунд шудани зеҳнам ва ором сӯҳбат карданам ҳаста нашав, ҷун ҳушбахти ман акунин ин аст, ки бо ту бошам. Ту акунин тамоми зиндагии ман ҳастӣ. Ҳангоми таваллуд бо ту будам, пас ҳангоми маргам бо ман бош!

**ЧАВОНӢЯТ КУЧО
ШУД МОДАРИ МАН?**

Модарам! Мебинам, гузашти солҳо вучуди туро заиф сохта ва ҷисми туро нотавон намуда. Ба ёд меоварам, чӣ андоза дар оғӯш гирифтам, бӯса, навозиш ва ҳамдардиро бо ризоият ва иҳтиёри комил ва бо камоли муҳаббату бахшиш, бидуни дарҳости подош ва интизори ташаккур нисорам менамудӣ. Ба ту менингарам, дар ҳоле, ки ба зиндагӣ худоҳофизӣ карда истодай ва ман ба суроғи зиндагӣ мераравам. Умрро ба поён бурда ва ман тоза дар аввали умр ба сар мебарам. Нотавонам аз баргардонидани ҷавоният, ки ба пойи ҷавонии ман рехтӣ. Ва боз гардонидани нерӯ ва тавоният, ки ба пойи нерӯманд шудани ман табоҳ соҳтӣ. Тамоми аъзои баданам бо шират қувва гирифт. Гӯштам аз гӯшти баданат бофта шуд. Гунаҳоям бо ашкҳоят шустушӯ дода шуд, мӯйҳои сарам бо бӯсаҳоят рӯида шуда ва муваффақиятам ба баракати дуоҳоят таҳаққӯқ пайдо кард. Некиҳоятро мебинам, ки моро дар бар гирифта. Бинобар он дар муқобили ту ба монанди хидматгузори ноҷизе менишинаам. Муваффақиятҳо, бартариҳо, навовариҳо ва истеъодҳои ҳудро назди ту ба фаромушӣ месупорам. Чаро ки ҳамаи инҳо фақат қисмате аз бахшишҳои ту дар ҳаққи ман аст. Дар байнини мардум эҳсоси бузургӣ ва бо арзиш будан мекунам, аммо дар пешгоҳи ту ҳамон қӯдаки ҳурдсол ҳастам, эҳсоси ҳеч будан карда, шармандагӣ тамоми вучудамро дар бар гириftаast. Аз ин рӯ, лақабҳоро ботил карда ва шӯҳратро аз миён мебарам. Молро ба гӯшаҳо андохта ва таърифу тамцидҳоро ба боди фаромушӣ месупорам, чаро ки ту модар ва ман фарзанд, ту сурур ва бузургӣ ва ман хидматгузори ноҷиз, ту мадрасаву ман донишомӯз, ту дарахт ва ман меваи он ҳастам. Ин ки ту ҳамаи ҷиз дар зиндагии ман ҳастӣ, пас ба ман иҷозат бидеҳ, то бар пойҳоят бӯса занам ва аз арзишу бузургӣ тавассути рӯзе, ки фурутанӣ ба ҳарҷ дода ва ба лабҳои ман иҷозат дихӣ, ки хоки пойи туро пок намоям.

Модарам! Замоне, ки ҳамаи дӯстон ба ман пушт карданд, ту танҳо касе будӣ, ки вафдор мондӣ. Ва замоне, ки вафдорон ба ман хиёнат карда ва ёрони самимӣ моро фиреб доданд, танҳо ту будӣ, ки бо қалби меҳруbon, ашҳои гарм, суханони дилнавоз ва ҳамдардии бемонанди хеш бо ман ҳамроҳӣ менамудӣ, моро дар оғӯш мегирифтӣ, мебусидӣ, навозиш мекардӣ, дилдорӣ мекардӣ, ҳамдардӣ мекардӣ ва бароям дуо мекардӣ. Модарҷони ширинаам, Модарҷони меҳруbonам агар нисбатат беэҳтиромӣ карда бошам, моро бубахш. Ту Ҳудоҷ ҳастӣ дар рӯи Замин, ки туро худошиносон намешиносанд.

*Бо дуоят сарбаландам дар ҷаҳон
Аз ту бошад ифтихорам очаҷон.*

Зафархони МИРАЛӢ,
магистранти соли I-уми шуъбаи
муносибатҳои байналхалқӣ

**ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
ПРАЗДНИКА 8 МАРТА**

8 марта - праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными созданиями на земле. А сам праздник 8 марта - пожалуй, самый прекрасный из всех официальных праздников. Почему официальные? Да потому, что изначально он имел чисто политическую окраску, был не праздником весны, любви и преклонения перед волшебными созданиями, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное избирательное право.

Но время стерло с него всю политическую шелуху, оставив в нашем календаре этот день именно тем, чем мы сегодня его и представляем - весенним праздником радости и благодарности женщинам за то, что они есть, за то, что мы их любим и в этот день мы желаем нашим любимым и единственным только счастья, радости и процветания!

Возникновение международного женского дняочно связано с именем Клары Цеткин - деятеля германского и международного рабочего движения. Большинство нынче ничего не знают о Кларе, либо представляют, что Клара Цеткин - этакая серая шинель коммунистического и рабочего движения, которой в жизни ничего кроме политической борьбы было не надо.

На самом деле Клара Цеткин была очень живой, интересный человек и привлекательная женщина. Родом из семьи учителя немецкой приходской школы, Клара Эйснер получила педагогическое образование и, как и заметная часть молодежи того времени, посещала разные политические кружки, где и познакомилась со своим будущим мужем Осипом Цеткиным. Германские власти выслали за неблагонадежность Осипа из страны, молодые перебрались в Париж, где поженились и Клара родила мужу двух сыновей - Максима и Константина. В Париже они продолжили свою революционную деятельность, Клара обучалась этому делу у Лауры Лафарг - дочери Карла Маркса и у других деятелей французского рабочего движения. В Париже семья перебивалась случайными заработками, в 1889 году умер ее муж, а в 1990 Клара смогла вернуться в Германию, где вместе с Розой Люксембург представляла левое крыло германских социал-демократов. Далее в жизни Клары происходит увлекательный поворот - она влюбилась и сошлась с молодым художником Георгом Цунделем, картины которого хорошо продавались и "мо-

лодые" смогли приобрести себе домик в живописном месте, и даже купили автомобиль! (В этом домике, как пишут источники, любил останавливаться В.И. Ленин.) Клара редактировала женскую газету "Равенство", средства на издание которой предоставил не кто-нибудь, а основатель электротехнического концерна Роберт Босх! Издание было очень популярным и содействовало тому, что Клара Цеткин стала одним из самых видных социалистов той поры в Германии.

Совершенно естественно, что она стала одним из делегатов Международной конференции женщин в 1910 году в Копенгаген на этом форуме Клара Цеткин поставил вопрос о том, чтобы выбирать определенный день в году, когда женщины всего мира будут привлекать внимание общества к своим проблемам в борьбе за социальное и экономическое равноправие и предложила ежегодно отмечать 8 марта как день рождения женского пролетариата. И назывался он сначала Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права это официальная версия дата 8-марта была подведена под известное политическое событие массовое выступление работающих женщин в Нью-Йорке 8 марта 1857 года.

Существует вторая, менее известная версия празднования Женского дня именно 8-

марта согласно этой версии, в намерения Цеткин входило связать историю женского социалистического движения с историей еврейского народа поясним, откуда растут ноги широко известна легенда, по которой возлюбленная персидского царя Ксеркса по имени Есфири, воспользовавшись своими чарами на него, спасла народ иудеев от истребления. По легенде это произошломенно в день 13 адара по еврейскому календарю, это день стал праздноваться как праздник Пурима дата празднования Пурима в иудейском календаре скользящая, но именно в 1910 году она выпадала на 8-марта.

Как бы там ни было, благодаря Кларе Цеткин день 8-марта обозначился хоть не сразу но все же прижился и его начали отмечать более-менее регулярно с 1913 года.

Клара Цеткин скончалась в 20 июня 1933 года в Архангельском близ Москвы посли смерти была кремирована, прах помещен в урне в Кремлевской стене на Красной площади в Москве 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день стал праздником и нерабочим днем постепенно в СССР праздник полностью потерял политическую окраску и привязку к борьбе женщин за свои права стал просто Праздником 8 марта.



Мутриба ДЖУРАЕВА,
студентка 4-го курса факультета
истории, права и международных
отношений


АКСИ Рӯз

Малыш из детского дома нарисовал маму на асфальте и лег в ее объятия.

Из уважения к маме он даже снял обувь

Рӯзнома "Анвори дониш" нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ буда, аз 1-уми сентябр соли 1994 нашр мешавад. Рӯзнома бо ташабbus ва дастгири ректори ҳамонвақтаи донишгоҳ, академик С.К. Каримов таъсис ёфтааст. Он дар Вазорати матбуот ва ахбори Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳоло Вазорати фарҳанги ҔТ) таҳти рақами 285, аз 14.03.1994 ба қайд гирифта шуда, шумораи якуми он 01.09.1994 ба табъ расиддааст. Мақсад ва вазифаҳои рӯзнома дар барнома ва оинномаи он чунин аст: тарзибу ташвиқи илму маърифат, инъикоси рӯйдордҳои мұхим дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии донишгоҳ, пойдор гардонидан дӯстии ҷавонони гуногунмиллат, ҳимояи манғиатҳои Ҳукумати Конститутсионии Тоҷикистон ва тарзиби комёбдиҳои илми дунё.

Солҳои аевал "Анвори дониш" дар ҳаҷми 2 саҳифа дар формати ФЗ ҳафтасе як маротиба то төъдоди 200-300 нусха нашр мегардид. Мазмуну муҳтавои мақолаҳо ва шумораҳои рӯзнома сол ба сол беҳтар ва муаллифону ҳонандагони он зиёд мегардиданд. Инчунин, саҳифаҳои рӯзнома ба 4 ва төъдоди нусха ба 800 расонида шуданд. Аз соли 2008 то соли 2016 ҳаҷми саҳифаҳои рӯзнома ба 12 саҳифа расид ва аз 1-уми сентябр соли 2016 рӯзнома дар ҳаҷми 16 саҳифа чоп шуда истодааст. Дар "Анвори дониш" 7 нафар устодони донишгоҳ ба ҳайси муҳаррир кор кардаанд: доктори илмҳои филология, профессор Аламхон Қӯчаров (1994-1996), номзади илмҳои филология Нуриддин Насимӣ (1996-1998), номзади илмҳои филология Аҳмад Алиев (1998-2002), рӯзноманигор Аслон Исломов (2002-2008), номзади илмҳои филология Шарофат Ҳудоидодова (2008-2009) муаллими калони кафедраи журналистика, узви ИЖ Тоҷикистон Бахтиёр Сафаров (2009-2016) ва аз 1-уми сентябр 2016 то инҷониб муаллими калони кафедраи забони тоҷикӣ, узви ИЖ Тоҷикистон Темуров Ҷаҳонғир. Айни ҳол дар ҳайати кормандони "Анвори дониш"- муҳаррир, котиби масъул, ҳуруфчин, саҳифабанд ва муҳосиб кору фаъолият менамоянд. "Анвори дониш" яке аз нашрияҳои дӯстдоштатарини ҳайати устодон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ маҳсуб мешавад.



сафароз гардидааст.




ҚҰЧАРОВ Аламхон (тав. 04.02.1946, дәҳаи Сарчашма ноҳ. Шўроободи вил.Хатлон, аз хонадони зиёй) мұнаққид, адабиётшиноси тоҷик, доктори илмҳои филология (1997), профессор (2003), узви ИЖ Тоҷикистон (1997). Корманди шоистаи Тоҷикистон (2008), Аълоҷи маорифи Тоҷикистон (1995), барандаи Ҷоизаи адабиии ба номи Садриддин Айнӣ (2003). Хатмкардаи факултaiи филологияи тоҷикии Ӯнти давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло ДМТ, 1969). Таҳсил дар мактаби миёнаи зодгоҳ, донишҷӯ (1964-1969), муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи адабиётни тоҷикии ДДК (1969-1997), дотсент (1997-2002), профессор (2002-2010), мудири кафедраи назария ва адабиётни навини форсӣ-тоҷикӣ (2002-2010), аз соли 2012 сарҳодими Инти тадқиқот-илемӣ дар ДМТ. Доир ба мавзӯи "Масъалаҳои матншиносии повести "Одина"-и С.Айнӣ (1978, Душанбе) рисолаи номзадӣ ва "Мавқеи нақди матн дар адабiётshinosi тоҷik va masъalaҳoи matnshinośi naṣri Aīnī" (1997, Dushanbe) risolaи nomazdӣ dafʻo' namudaast. Masъalaҳoи matnshinośi tamommi fâʼoliyati ilmī va tâʼlihofi ūro faro giriftaand. Avvalin marotiiba oid ba matnshinośi adabiyeti myosori toҷik tâdkiqotu mufrassat ančom doda, monografiya aloxida ба tabъ rasonidaast. Bori nauxusti naqdi matn osori ustod Aīniro ba tavri myukammal tâdkiq va fâʼoliyati muҳarririy ūro myfascalan barrasӣ namudaast. Muallifi besh az 410 tâʼlihof. Zeri roxbariy ū 4 nafr risoila nomazdӣ dafʻo' kardaand. Bo unvonii fâʼrii "Kormandi shoistasi Toҷikiстон" (2008, Dushanbe), bo ordeni "Dӯstii xalqo" (2001, Dushanbe), nišoni sarisinaq "Aъloҷi maorifi Toҷikiстон" (2008). Ish-tirokdoi nauxusti slöti umumeboshad.

АЛИЕВ Аҳмад Қурбонович (тав. 20.05.1944, дәҳаи Бонғаи ноҳ. Муъминободи вил. Хатлон, аз хонадони дехқон -ваф 2009, ш.Кӯлоб), журналист, узви ИЖ Тоҷикистон (1979), Аълоҷи маорифи Тоҷикистон. Хатмкардаи Ӯнти давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло ДМТ, 1975). Таҳсил дар мактаби миёнаи зодгоҳ (1954-1964), донишҷӯи омӯзишгоҳи педагогии Кӯлоб (1964-1966) ва УДТ (1970-1975). Муҳарririy rӯznomai "Komunitist"-i noҳ. Ҷиргat, mudiiri rӯznomai "Roxi leninii", muҳarririy rӯznomai "Sadoi korgar" (1975-

МУҲАРРИРОНИ РӔЗНОМАИ "АНВОРИ ДОНИШ"



мииттифоқии барандагони стипендиyaҳои номӣ дар ш.Москва (1968). Хатмкардаи факултaiи забон ва адабiётni тоҷikiи Ӯnти давлатii педагогии Kӯlob (ҳоло DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ, 1970). Taҳsил dar maktabi 7-sola va miёna №7 va №3 noҳ. Muъminobod (1950-1960), donishҷӯi omӯziшgoҳi pedagogii Kӯlob (ҳоло kollechi omӯzgori DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ, 1960-1962) va IDPK (1963-1970), xizmati ҳарbi dar safi Қuvvaҳoи muallimai Ittixodi Shӯrav (1963-1966), omӯzgor, muallimi kalon, dotsentti kafedrai zaboni toҷikii DDK (1970-2004), mudiiri kafedrai filologiya Kollechi omӯzgori DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ (1999-2004), mudiiri kafedrai zaboni toҷikii DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ (2004-2012), aspiranti Ӯnти zabon va adabiёti Aİ ҔT (1984-1985), hamzamone sarmuxharriri "Anvori donish" (nashriya di donishgoҳ, 1998-2002). Az soli 2012 dotsentti kafedrai zaboni toҷikii DDK. Dar mavzӯi "Xel va vositaҳoи aloқai kалиmaҳo dar "Badoeъ-ulvaqoء"-i Vosifiy (1997, Dushanbe) risola nomazdӣ dafʻo' karidaast. Ba қalamai ū tâʼliif va taҳriri besh az 120 asaru maқolai ilmī taaluyk-dorad. Tadkiqotu ilmiash ba taҳliil tâdkiq ianvo' va vasooti aloқai kалиmaвu чumlaҳo dar zaboni adabii toҷikii va naṣri asri XVI bakhshi shudaand. Bo medali ҷašnii "20 soli Fala-ba dar Chanqı Buzurgi Vataniy 1941-1945" (1965), Ifтиhornomayi Komiteti Markazii komsomoli umumiyyatifoқi (1968) va Komiteti Markazii komsomoli ĆT (1967) va nišoni sarisinaq "Aъloҷi maorifi Toҷikiстон" (2002) sarfaroz gardonida shudaast.



ИСЛОМОВ Аслон (тав. 21.01.1947, дәҳаи Панҷурти ноҳ. Xovalingi vил.Хатлон, аз хонадони dehқon -vaф 2009, ш.Кӯлоб), журналист, узви ИЖ Тоҷикистон (1979), Аълоҷи маорифи Тоҷикистон. Хатмкардаи Ӯnти давлатii Toҷikiстон ба nоми V.I.Lenin (ҳоло DMT, 1975). Taҳsил dar maktabi miёnai zodgoҳ (1954-1964), donishҷӯi omӯziшgoҳi pedagogii Kӯlob (1964-1966) va UDT (1970-1975). Muҳarririy rӯznomai "Komunitist"-i noҳ. Ҷirgat, mudiiri rӯznomai "Roxi leninii", muҳarririy rӯznomai "Sadoi korgar" (1975-

2002). Az soli 2002 to soli 2008 muҳarririy rӯznomai "Anvori donish" (nashriya DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ) буд. Dar sahiifaҳoи matbuoti davriy maқolaҳo tâxilipliyo tanqidi oид ба bâyez urfu odatxoi marдумi diёр va digar masъalaҳo mubrami rӯz chon karidaast.



ХУДОЙДОДОВА Шарофат Зардовна (тав. 26.04.1967, ш.Кӯlobi vил.Хатлон, az xonadoni ziёй), zabonshinoś, rӯznomaniyor, nomzadi ilmҳoи filologiya (2010), Aъloҷi maorifi Toҷikiстон (2012), Aъloҷi matbuoti ҔT (2014), Aъloҷi televisorion va radioi Toҷikiстон (2013), Aъloҷi farxhanги Toҷikiстон (2014), uзвi ИЖ Тоҷikiстон (2007). Хатmkardai faktulatxi zabon va adabiёti russ, zabon va adabiёti toҷikii Ӯnти давлатii pedagogii Kӯlob (1978-1988), xizmati ҳarbi dar maktabi miёnai №10 noҳ. Kӯlob (1978-1988), xizmati ҳarbi dar safi Қuvvaҳoи musallahi Ittixodi Shӯrav (1989-1991), donishҷӯi omӯzgori (1993-1998), xabarngori rӯznomai "Chavononi Toҷikiстон" (1998-1999), muallimi maktabi tâxsiloti miёnai umumi №24 noҳ. Kӯlob (1999-2003), omӯzgori kafedrai zaboni toҷikii (2003-2012), mudiiri kafedrai journalistiқi (2012-2013), muallimi kalonii kafedrai journalistiқi DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ, 2009) va masъuli chon māchalai ilmii Paēmi DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ (2009-2012). Dar mavzӯi "Tashakkul va taҳavvuwlai VAO-i mintaqasi Kӯlobi vил.Хатлон (dar solҳo 1930-2012)" taҳti roxbarii doktori ilmҳoи filologiya, professor Soləxov N.N. risolai nomazdӣ navishtha istodaast.



САФАРОВ Бахтиёр Қурбонович (тав. 12.08.1971, дәҳаи Lagmoni noҳ. Қulobi vил.Хатлон, az xonadoni korgar), omӯzgor, journalist, uзвi ИЖ Тоҷikiстон (2011). Хатmkardai faktulatxi journalistiқi Donishgoҳi milliyyi Toҷikiстон (1998). Taҳsил dar maktabi №10 noҳ. Kӯlob (1978-1988), xizmati ҳarbi dar safi Қuvvaҳoи musallahi Ittixodi Shӯrav (1989-1991), donishҷӯi omӯzgori (1993-1998), xabarngori rӯznomai "Chavononi Toҷikiстон" (1998-1999), muallimi maktabi tâxsiloti miёnai umumi №24 noҳ. Kӯlob (1999-2003), omӯzgori kafedrai zaboni toҷikii (2003-2012), mudiiri kafedrai journalistiқi (2012-2013), muallimi kalonii kafedrai journalistiқi DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ, 2009) va masъuli chon māchalai ilmii Paēmi DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ (2009-2012). Dar mavzӯi "Tashakkul va taҳavvuwlai VAO-i mintaqasi Kӯlobi vил.Хатлон (dar solҳo 1930-2012)" taҳti roxbarii doktori ilmҳoи filologiya, professor Soləxov N.N. risolai nomazdӣ navishtha istodaast.



ТЕМУРОВ Ҷаҳонғир Рустамшоевич (тав. 18.05.1988, дәҳаи Choylobkamari noҳ. Ҳамадони vил.Хатлон, az xonadoni ziёй), omӯzgori zaboni toҷikii. Хатmkardai shubbaи zabon va adabiёti toҷikii faktulatxi filologiya toҷikii (2008-2009), dekanai faktulatxi filologiya horiqi (2008-2009), mudiiri kafedrai umumiyyatishgoҳi zaboni russi (2010-2013), mudiiri kafedrai journalistiқi DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ (2013-2014). Az soli 2014 mowinun rektori DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ oид ba ilm va innovatsiya. Dar mavzӯi "Taҳxili tarkibai-mâmyoni zabon va uslubi matnҳo reklama (dar zabonҳo toҷikii, russi va angliсi)" (2010, Dushanbe) risolai nomazdӣ dafʻo' karidaast. Tadkiqotu ū dar samti pâjûhiishi reklama dar Toҷikiстон awvalin korri ilmӣ буда, dar pasmanzari tatbiqi on paҳluҳo muxtaliifi istifodai reklama xamchun janri myosiri journalistiқi Donishgoҳi давлатii Kӯlob (2011). Taҳsил dar MTMU №49 va №5-i noҳia (1995-2006), donishҷӯi omӯzgori fanҳo "Asosxori reklama va pablik", "Nazarinia tarcumah" va "Tarcurma matni publisistisit"-i kafedrai journalistiқi буда, bevosita dar taҳxija va paxshi reklamaҳo ba zabonҳo russi, toҷikii, nigoriши maқolavu очерхо dar matbuoti davriy va roxbarii korҳo ilmī-tadkiqotii muҳaқiqonи chavon shirkat mewarzad. Muallifi 3 daстuri metodiy va besh az 16 maқolai ilmӣ. Bo niшonҳo sarisinaq "Aъloҷi maorifi Toҷikiстон" (2012), "Aъloҷi televiziон va radioi Toҷikiстон" (2013), Aъloҷi farxhanги Toҷikiстон (2013), "Aъloҷi matni publisistisit"-i kafedrai journalistiқi Toҷikiстон (2014), muhtasissi shubbaи zabon va adabiёti toҷiki (2015-2016). Az 1-umи сентябр soli 2016 muҳarririy rӯznomai "Anvori donish"-i DDK ба nоми Abӯabduллоҳi Rӯdakӣ. Dar mavzӯi "Tadkiq i zabonshinośi novvожаҳo "Ҳazozur yek shab" baroи dârefti daračai ilmii nomzadi ilmҳo filologiya risolai ilmӣ taъliif karda istodaast. Muallifi ja daстuri taъlimi, 10 maқolai ilmӣ, 150 maқolai publisistisit va murat-tibbi kitobi adabī-bâdeini "Ir-shod" (Dushanbe, 2012) mewoшad.

«Анвори дониш»

Бахшида ба Рӯзи модар рӯзномаи «Анвори дониши» дар ҳамкорӣ бо шуъбаи тарбия ва шуъбаи илм ва инноватсияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ иштироки бонувони донишгоҳро дар чорабиниҳои донишгоҳӣ, шаҳрӣ, ҷумҳурӣ, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, корҳои тарбиявӣ ва ташкилотчигӣ ба инобат гирифта, "Бонувони фаъоли донишгоҳ"-ро муайян намуд.

Ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониши" бонувони гиромӣ ва дар симои онҳо тамоми бонувону модарони азизи Тоҷикистонро ба Рӯзи модар табрик гуфта, дар зиндагиашон ҳушбахтиҳои беназирро таманно доранд.



1. Худойдодова Шарофат, номзади илмҳои филология, дотсент, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия



2. Сайдаҳмадова Дилюром, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ноиби ректор оид ба тарбия



3. Иззатова Муҳаббат, доктори илмҳои педагогӣ, устоди кафедраи тарбияи томактабӣ ва кори иҷтимоӣ




4. Самариддинова Зайнаб, номзади илмҳои педагогӣ, сардори раёсати илм ва инноватсия



5. Раҳимова Савронбӣ, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, раиси Шӯрои занон

БОНУВОНИ ФАЪОЛИ ДОНИШГОҲ



6. Маҷидова Қенчамо, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи психология



11. Шарифҳоҷаева Саодат, саромӯзгор, декани факултai филологияи ҳориҷӣ



7. Даминова Арафамо, саромӯзгор, мудири шуъбаи магистратура



8. Шарипова Одінамо, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мудири шуъбаи мониторинг ва назорати сифати таълим



13. Асоева Комила, номзади илмҳои филология, декани факултai филологияи рус



14. Муродова Гулҷеҳра, номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, мудири кафедраи сиёсатшиносӣ




15. Давлатова Ниёзбӣ, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мудири кафедраи педагогика




10. Ҳоликова Зайналбӣ, номзади илмҳои филология, дотсент, декани факултai филологияи тоҷик ва журналистика




16. Исоева Дилюром, номзади илмҳои педагогӣ, мудири кафедраи психология




19. Юсупова Фазиламо, раиси иттифоқи касабаи донишҷӯён



17. Ашӯрова Нодира, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷик




18. Табарова Зарторбӣ, саромӯзгори кафедраи тарбияи томактабӣ ва кори иҷтимоӣ



20. Мирзоева Бунафша, мутахассиси Парки технологӣ




21. Назарова Рӯқиёмо, қотибаи ректор




22. Давлатова Мавзуна, мутахассиси шуъбаи илм ва инноватсия



23. Шарипова Бунафша, мутахассиси шуъбаи тарбия




24. Одинаева Гулбону, ҷонишини декан оид ба тарбияи факултai филологияи тоҷик ва журналистика




25. Назарова Матлуба, муррабияи хобгоҳ



26. Ҳалимова Мавҷуда, асистенти кафедраи адабиёти рус ва ҳориҷӣ бо МТЗАР



27. Одинаева Давлатбӣ, коргузори дабирхона



28. Сиҷоатова Адолат, номзари дабирхона



29. Ҷурақулова Маҳтоббӣ, муҳосиби шуъбаи ҳисоб

**ҶАИ
БЕДОРХОБИИ
МОДАР**

Назрӣ БАРОТОВА,
донишҷӯи соли 1-уми
факултаи таърих, ҳукуқ ва
муносабатҳои байналмилалӣ

Модар! Вақте ки Модар мегӯем, тамоми бадану руҳамонро як эҳсоси хубе фаро мегирад, ки мо аз он ҳаловат мебарем. Модар ба мисли замин якто аст ва муҳаббати ў барои мо фарзандон беканор ва ҷовидона аст.

Аё модар! Туро ёд кардам! Дар танҳои ҷашм мепӯшам ва садои ҳандаҳоят ба гӯшам мерасад. Вақте ҷашм мекӯшоям ин садо ҳомӯш мегардад, зоро ин садо тасаввур аз хотиротам буд. Туро ёд кардам, модар! Ҷй гуна суханҳое бароят бигӯям, то ту дар наздам ҳозир шавӣ ва туро оғӯш гирам, сарамро болои китфонат гузораму роҳат кунам.

Оҳ модар! Ҷашмонам аз ёди ту ҳамеша гирёнанд. Ҷй қадар вазнин аст ин дурӣ. Биё модар, даст бар саром бигӯзор, дили мисли мавҷҳои дарё пурталотум гаштаамро ором намо. Биё, ки ман бо ту рози дил бигӯям. Эй раҳмати Ҳудованд, ту бузургтарин шахси ҳаётӣ, зоро бо ин ҳама бузург маро пиҳил кардӣ. Эй ҷаннати Парвардигор дар рӯи замин! Ту василаи ҳушбахтии ҳаётӣ манӣ, зоро ту маро бизодӣ, баҳри ман шабҳо дар сари гаҳвораам нишаста бехобӣ қашидӣ. Туро ёд кардам, модар! Ту мисли гул ҳастӣ, ки аз бӯи ҳушат ҷаҳон муаттар аст.

Мисли оғӯши модар биҳиштосо макони дигаре нест. Модар дар ҳама ҳолат чи ҳозири чи ғоиб пайваста дар ёди фарзанд ҳаст. Аз даст рафтани модар барои фарзанд фочиаи хело гарон аст.

Оре, давлати фарзандон модар аст. Зиндагӣ худ шеър аст, ки бо аллаи модар ибтидо гирифта, бо номи он хотима мейёбад. Ҳар фарзанде, ки қадри модарро донад, бо дуояш ҳушбахту шуҳратё мегардад.

Идатон муборак, модарон ва бонувони азиз!

**МОДАР СУТУНИ
ҲОНАДОН ВА
МАЗҲАРИ ИШҚ**

Гулҷаҳон ИСОЕВА, донишҷӯи соли 3-уми факултаи химия, биология ва география

Моҳи март дар ҳақиқат моҳи пурфайз аст. Дар ин моҳ зеботарин фасли сол - баҳор ва иди 8-уми март, яъне Рӯзи модарон ҷаҳон гирифта мешавад.


**МОДАР, ҶАШНАТ
МУБОРАК!**


Манижа КАРИМОВА,
донишҷӯи соли 2-уми факултаи
филологияи тоҷик ва журналистика
Шири сафеду поки модар аз ҳурдӣ талқинбахши самимияти мо гашта, ҳушдор месозад, ки дар ҳама лаҳзаҳои ҳаёт пок бошем ва таманни ў ин роҳи сафеду ҳамвор аст. Шоири зиндаёд Лоиқ фармудааст.
*Як дами ҷон қостани модарон,
Беҳ зи ҳама мӯъцизи пагамбарон.
Як нигоҳи шуълавари модарон,
Беҳ зи ҳама анҷумани аҳтарон.*

Дар ҳақиқат, вақте ки модар мегӯем, пеши назарамон мӯчассамаи ишқ, зебой, меҳр, ғамҳорио садоқат, адолату шафқат пайдо мегардад. Модар сазовор ба ҳама гуна ситоиш аст. Вақфи ў поён надорад, ҳарчанд ки солҳо ва асрҳо аҳли сухан, бузургмардани ҷаҳон ҳадиси модарро мегӯянду тавсифаш мекунанд. Дар олам модар мӯҳимтарин омили таъмини идомаи зиндагӣ аст. Аз ин чост, ки ўро сарҷашмаи ҳаёт, ва тоҷи оғарниш меноманд.

Ба ифтихори ҷашни фарҳундаи Рӯзи модар, ки дар оғози фасли зебои баҳор ва дар арафаи соли нави аҷдодӣ фаро мерасад, бонуи тоҷик ҳамчун неруи равшанбахши ҳонадон, мураббии нахустини фарзандон ва нигоҳдорандай сафои зиндагӣ мебошад. Накши зан-модари тоҷик дар рӯҳияи сабру таҳаммӯл, эҳтирому эътирофи суннату арзишҳои миллӣ, анъанаҳои поки падару модарони мо арзёбӣ мегарданд.

Ҳамин аст, ки ҳамасола 8-март дар ҷаҳони азизи мо бо ташабbusi бевоситаи Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамчун "Рӯзи модар" таҷлil мегардад. Сарвари давлат бо таъқид иброз медорад, ки "Тарбияи ибтидой, ки марҳалai аз ҳама мӯҳими умри инсонӣ мебошад, маҳз ба заҳмати модар ва муҳаббати ў вобаста аст".

Ин рӯз маҳсус ҷунин ном гириftaast, ки эҳтиromu арҷгузории ҳосаи ҳудро ба бузургӣ ва азamatи модарони поксириши хеш-офарандагони зиндагӣ ва сарҷашмаи ҳаётӣ наслҳо собит созем.

Мӯҳим аст, ки фарзандон, насли наврас эҳтиromu модарро ба ҷо оранду дар ҳизматаш бикӯшанд ва ба сухнаш гӯш диханд. Зоро модар ҷароги ҳомӯшинашаванди ҳонадони ҳар фард аст. Аз ин рӯ, мо Модарро ҳамчун мавҷуди муқадdas дӯст медорем. Мажӯму манзalat, қадру қимат ва

хурмату эҳтиromi ўро ҳамеша пос медорем.

Модар меҳрубонтарин инсон барои ҳар як шахс буда, арзанди ҳама гуна эҳтиromu қадршиносӣ мебошад. Ў ба хотири осоишу роҳати фарзандаш шабзинدادорӣ карда, заҳмат қашида онро ба воя мерасонад, то ки сазовори илму дониш ва қасбу ҳунар гардад, зоро ба ҷуз модар каси дигар аз дили фарзанд оғаҳ нест ва фарзанд низ модарро беҳтарин ва нахустин муаллими ҳаётӣ ҳуд мединад.

Имрӯz ба шарофати истиқполияту ҳукуқбунёдии қишишарони бонувони ҷунуони рӯзгорӣ 103-уми факултаи филологияи рус декани факулта, мӯҳтарам Асоева Комила ва роҳбари ғурӯҳамон Ҳавлатова Раъно ва тамоми бонувони факултаро ба муносабати Иди модарон самимиона табрику муборакбод наимуда, барояшон тандурустӣ ҳушбархтиву саодатмандӣ ва рӯзгори ҳуши осударо орзу менамоем. Бигузор тамоми орзуви армоне, ки дар дил доред, амалӣ гарданд.

Дар охир ҳарчанд ки дар инлаҳзаҳо аз модарон дур ҳастам, онро ба муносабати Рӯзи модар табрик наимуда, ба ҳамаи модарон рӯи дунё тани сиҳату барори кор ҳоҳонам ва ин мисраҳои шеъриро барояш гуфтаними.

Ҳудро адои модари
гамхорам мекунам,
Сад ҷон ғидои дидава
дидор мекунам.
Ҷонам нисори заҳматаи
шабзинدادориаш,
Cарро ба пои ин гули
бехор мекунам.

**МОДАР, ТУ
БУЗУРГӢ!**


Омина ҚОСИМОВА,
донишҷӯи соли 1-уми факултаи
филологияи рус



Шаҳнозабону КАРИМОВА, донишҷӯи соли 1-уми факултаи филологияи ҳориҷӣ

Яқшаба он ранҷ,
ки модар қашид,
Бо ду ҷаҳонаш натавон
баркашид.

Вақте ки модар мегӯем, рӯҳамонро як эҳсоси хубе фаро мегирад, ки аз он ҳаловат мебарем. Модар барои ҳар як шахс азизу муқадdasтар аз ҳама мавҷудоти рӯи олам аст. Модарин ҳам бароям гиромитарин инсон ҳастанд. Ҳар ҷизе, ки дар рӯйи замин ҳаст барояш нисори мекунам, ҳатто ҷони азизи ҳудро. Модарон арзанди ҳама гуна эҳтиromu дӯстдорианд, зоро меҳрубонтарин инсони рӯи оламанд ва маро дар ҳама ҳолат дастгиранду дилсӯзӯ баҳшанд. Навозиши дастони модарон беҳтарин лаҳзаҳои нотакори ҳаётам ҳаст.

Модар, бо ҳушбахтии ҷаҳонро ороиш додаед. Ҳуши ҳаётамро дар шумо мебинем. Нури ҷашми моед. Агар модар набошад, зиндагӣ вучуд надорад.

Оё бошад чизе сарде, ки оташи дили моро андаке хомуш кунад? Он қадар суханҳое ба ту модарчонам дoram, ки файр аз ту ба касе гуфта наметавонам. Модарчонам, меҳрубонам, нозбардорам, дилбардорам.

Тифлию домони модар

хуши биҳшишти будааст,
Чун ба поий худ равон
гашишему саргардон шудем.

Ту василаи хушбахтии ҳаёти ман ҳастӣ, зеро ту маро бизодӣ, баҳри ман шабҳои дароз дар сари гавҳораам нишаста бехобӣ қашдай.

Баҳори ту хазон мабод,
эй биҳшишти ман,
Ба дасти дигарон мабод
сарнавишти ман.

Азизу беҳтарини ман,
модари ман,
Биҳшишти дар замини ман,
модари ман.

**МОДАР, ЗАМИНУ
ОСМОН ТҮЙ!**



Таҳмина НАЗАРОВА,
донишҷӯи соли 1-уми факултати
татарих, ҳукук ва муносабатҳои
байналмиладӣ

Баробари ба забон гирифтани номи модар ҳама вучудамро меҳру самимияти бенодоза нисбати модари мушфиқу меҳрубон, ғамхору нозбардорам фаро мегирад.

Модар! Ту саҷдагоҳ ва офтоби дурахшоне ҳастӣ. Ту офтоби дурахшони манивүни мөхрат вучудамро нарму диламро ба зиндагӣ равшан месозад. Меҳри бепоён ва навозиши гармат моро ба оламу одам ошно месозад. Захмати шабонарӯзи бедорхонии ў танҳо ба худаш хос буда, касро ба ҳайрат меорад. Модар бароям боғи биҳшиштест, ки Худованд ўро ба хотири зиндагӣ баҳшидан ба дунё ҳадя кардааст. Оре, модар бо муҳаббати беҳамтои худ зиндагии моро нурӯ зиё мебахшад.

Канори модар худ мактаби аввалини ҳаёти ҳар яки мост. Мо дар канори модар ба олами рангини кудакӣ ба воя мерасему аз ў дарси одамию ватандустиро мемомӯзем. Модар дар ҳама ҳолат дар ёди фарзанд аст ва оромию сиҳатӣ ва хушгӯтории фарзандро дидар меболад. Модар меҳоҳад тифлаш бе нуқс сабзида, асан даврони пирӣ гарداد.

Мутаассифона, баъзе шахсоне ҳастанд, ки на ҳама вақт ба қадри ин ганчи бебаҳо расида метавонад. Модарони худашонро дидаву доноста ба хонаҳои пиронсолон бурда, гӯё худро дар фазои озод тасаввур мекунанд. Андеша бар он нестанд, ки рӯзе ба камоли пирӣ расида, кишиши кардашонро ҷамъ мөоранд. Инсон баъд аз раҳо гаштан аз оғӯши гарми модар қадру қимати ўро хубтар дарк мекунанд, зеро

мисли канори модар биҳшишто-ко макони дигаре нест.

**Такя дар паҳлӯи модарҷон
ганимат будааст.
Хоб дар зонуи модарҷон
ганимат будааст.**

Модарҷон! Ба ивази ҳама ранҷу заҳматҳои қашидаат меҳоҳам бо ту бинозам, биғаҳрам, ки чунин фариштаро Худованд насибамон гардонидааст. Сипос ва дуогӯям, ки ҳамеша ҷовидон бошӣ.

**ФАРИШТАЕ БА
НОМИ МОДАР**



Музаффар ШАРИФОВ,
донишҷӯи соли 4-уми факултати физика,
математика ва информатика

Ривоят аст, ки қӯдаке, ки омодаи таваллуд шудан буд, рӯ ба сүи Худованд карду пурсид:

- Эй Худо! Ту хубу меҳрубонам! Мегӯянд, ки фардо маро ба замин мефиристед, аммо ман бо ин хурдӣ ва бидуни ҳеч кӯмаке чи гуна метавонам барои зиндагӣ ба он ҷо биравам? Ҳотифе аз ҷониби Худо ба ў садо дод:

- Аз миёни тевъоди бисёре аз фаришtagонам ман якеро барои ту дар назар гирифтаам, ки ў дар интизори туст ва аз ту нигаҳдорӣ ҳоҳад кард. Қӯдак ҳанӯз намедонист, ки меҳоҳад биравад ё не. Боз рӯ ба сүи Худованд карду гуфт:

- Ҳудоё! Ман дар ин ҷо коре намекунам, мушкиле надорам, коре ба ҷуз ҳандидан ва овоз ҳондан надорам ва онҳо барои шодии ман коғӣ ҳастанд. Ҳотифе аз ҷониби Худованд ба ў ниҳо кард:

- Фариштаи ту бароят овоз ҳоҳад ҳонд ва ба рӯи ту лабҳанд ҳоҳад зад. Тавре ки ту ишқи ўро эҳсос ҳоҳӣ кард ва шод ҳоҳӣ шуд. Қӯдак бо нигаронӣ пурсид:

- Эй Худоҷони меҳрубон! Вақте ман забони онҳоро намедонам, чи тавр метавонам биғаҳмам, ки онҳо чӣ мегӯянд? Дубора садо латифи ҳотифи ғайрӣ гӯши ўро навозиш карду фармуд:

- Фариштаи ту зеботарин ва ширинтарин вожаҳоеро, ки мумкин аст бишнавӣ дар гӯши ту замзама ҳоҳад кард ва бо сабру бурдборӣ ба ту ёд ҳоҳад дод, ки гуна суҳбат кунӣ. Қӯдак бо нороҳат идома дод:

- Вақте биҳоҳам бо ту суҳбат кунам чи коре кунам? Аз он ҷо чи гуна боту суҳбат кунам? Қӯдак посӯҳ шунид:

- Фариштаат дастҳоятро дар канори ҳамдигар қарор дода, бо ту ёд медиҳад, ки чӣ гуна дуо кунӣ ва бо ман сухан бигӯй. Қӯдак сарашро поин афқанду пурсид:

- Шунидам, ки дар замин инсонҳои баде ҳам зиндагӣ мекунанд, аз онҳо маро кӣ муҳофизат мекунанд? Овоз омад:

- Фариштаат аз ту нигаҳдорӣ ҳоҳад кард, ҳатто ба қимати ҷонҳо ҳудаш бошад. Қӯдак даст бардошт ва пурсид:

- Ҳудоё, агар қарор аст бираам, пас номи фаришtaam чист?

Ҷавоб шунид:

- Номи фаришtaat аҳамият надорад ба содагӣ метавонӣ ўро Модар садо кунӣ.

Оре, номи ин фаришtaai заминӣ модар аст. Фаришtae, ки Худованд барои нигаҳдорӣ ва муҳофизати қӯдакон интиҳоб кардааст. Аммо он муҳим аст, ки оё ин фаришtagони заминӣ ҳамеша ба вазifaҳои худ дуруст амал мекунад? Пас, ҳар як зан ё модар аз худ бипурсад, ки ба ин вазifaҳои асоси худ чӣ қадар амал кардаast? Оё то ҳол дар барои Худованд ва меҳрубони ў бо фарzандaton сухan гuftaēd? Оё ба farzandaton omӯxtaēd, kи chi guna bo Hudojash suhan bigӯyād? Oё az ishku mehriboni va ne'ymatҳoи parvardi gorash ba ў chize guftaēd? Dar zekhi farzandaton az Hudojand mawchudi tarsonok va xahmgin nasezd, balki korе kuneđ, kи farzandaton oshiqi Hudo bošad va ўro beҳtarin dūsti hud bidoñad. Ammo shumo eй kase ki imrӯz az in fariшtaai zaminiy benniēz gashtaēd, oё ҳaqқi ўro ba ҷo ovardaēd? Oё jašbi beҳobии ўro chubron kardaēd? Oё jašbi beҳobии ўro bemoariaton chubron kardaēd? Oё baҳoи jašbi beҳobati ўro pardoxt kardaēd? Oё posuhi on ishkero, kи huni shurro ba shiri shirin tabdil karad, to shumo nūshi ҷon kuneđ, metavoned bidiҳed? Agar ba in guftaҳo fikr kuneđ, pай mebarem, kи ҳec goҳ nametavonem ҷavobi on ҳama zaҳmatu mehnehati in fariшtaai zaminiro biđidem. Mo az chubroni zaҳmatҳo oshiqona in fariшtaai iloҳi oziżem. Boz ҳam ishqi in fariшtaa ast, kи moro az azobi vichdonam meraҳonad. Agar mo bo kamtarin korе xubi hud laҳzae xoтиri ўro shod gardonem, ismi ўro oshiqona sado bisanem va az ў oziżona talabi duو kuneđ, boz ҳam shoҳidi tabbasumi zebō ba duoxoi oshiqona ў dar ҳaqқi hudemon ҳoҳem bud.

**РАВЗАИ
РИЗВОНИ ҲОНАМ
ДАР НИГОҲИ
ГАРМИ ТУСТ!**



Чумаев АЛИМУҲАММАД,
донишҷӯи соли 1-уми факултати
филологияи тоҷик ва
журналистика

Модар вучуди муқаддасест, ки ҳама забардастону abarmardoni olam zodaи ўn. Mo dar kanori modar ba vоя merasemu az ў darsi odamgaris oshiqona vatanidusti meomӯzem. Insom bâbd aз raҳo gashtan az kanori modar қimati ўro xubtar dark mekunad, zero misli kanori modar biҳshishosso kanori digare nešt.

Arq gusoшtan ba maқomu manzalat, қadru қimati va issazti eҳtiromi modaronu занон қarzi farzandiy va farzai imonii ҳar jašbi insom ast. In risolatoro mo dar surate ade karda metavonem, kи ba қadri in ҳama mehriboni modar namerasandu suhanoni nočoerio nisbati in ҳadaij Hudo megӯyād. Pas, buriida bod on zabone, kи ba sūi modar suhan kabeh megӯyād. Kur bod on ҷashmon, kи ba sūi modar bozaf mениgarad va shikasta bod on daste, kи ba sūi modar barدوшta mewavad.

Dustoni aziz! Ҳамеша ба қadri modari hud birasad va dar piyariash daстиri muttakoi modar boshed.

одамият omӯxtaem. Modar sarčashma meҳru muhabbat, panđu aҳloқ va ҳidoyatgari rohi durushti zindagӣ буда, baroи ҳar faradi dilogoҳ ja рукни insom ast.

Mutaassifona, na ҳama ba қadri in ganchi bebehox rasida metavonand. Beparvo dar darëi purşuri ҷavonӣ zavrak meronemmu modarro faromӯsh mesozem, ammo bâbd aз kirdori hud pushaymon gashta, ўro mekobem, lekin digar pushaymoni sude nadorad. Az dast raftani modar baroи farzand fochiai garon ast.

Az furasati munosib istiφoda burda, kулли modaronro, az ҷumla tamomi muallimaҳoи fakultati filologiya toҷik va journalistiqa, inchunin duxtaroni gurӯhi 103-и ҳamini faktultra bo Rӯzi modaron az samimi қalb tabriki tajhixat gufta, az darrogoҳi Яздoni pok baroijon tan-siҳati, umri barдавom, sari balland, tani nerӯmand va dar koru faъoliyatashon komёbiҳoи be-nazirro tamanno doram.

**МОДАР БА ҶАҲОН
НУРУ САФО
МЕРАСАД АЗ ТУ!**



Азиз ИСМАТОВ, донишҷӯи
соли 2-уми факултати omӯzgorӣ

Modar. Chi қadar kalmiашi shirinu guborost. Bo shunidani in kalmi alplaҳoи shirinu ў peши nazar meyad. Vaqte dar kanori modar ҳast, hael mekunij, kи tamomi dunёro dorid va vaqte dur zi modar ҳast, haet barojet tangi tira misli tiromoҳ xazon megarad. Modar chi қadari mehribonu gamhor ast va ba zammi in umri bobaракati hudo sari farsi tarbia va nigoҳubini farzandi azizi xesh megardonad. Suhandoҳo pандҳояш kасро ba oynada umedvor mesozad va ҳameša ba farzandon rostkorio rostqavliro talkin menamoyad.

**Модар ба ҷаҳон нуру
сафо мерасад аз ту,**

**Саднома дастури вафо
мерасад аз ту.**

**Бо аллаи ширин сари гавҳораи дунё,
Бар гӯши ҷаҳон номи**

Худо мерасад аз ту.

Бар замми ин ҳама mehribonu huda hamedhuradu farzandro mehribonad, huda hamedhushadu farzandro mepushonad. Boz ҳastand farzandoni noxalafe, kи ba қadri in ҳama mehribonii modar namerasandu suhanoni nočoerio nisbati in ҳadaij Hudo megӯyād. Pas, buriida bod on zabone, kи ba sūi modar suhan kabeh megӯyād. Kur bod on ҷashmon, kи ba sūi modar bozaf mениgarad va shikasta bod on daste, kи ba sūi modar barدوшta mewavad.

Dustoni aziz! Ҳамеша ба қadri modari hud birasad va dar piyariash daстиri muttakoi modar boshed.

**МОДАР-ГАВҲАРИ
НОЁБ**

Аҳмад ЛОИКОВ, донишҷӯи

**соли 3-уми факултати химия, био-
логия ва география.**

Шаъми нури илоҳi рӯи

modar будааст.

Саҷдагоҳи қiblaи ман кӯи

modar будааст.

Бе дуояши ҳамчу сарги

ташналаҳ сӯзам мудом.

Umri sarshori man az on



Оре, az misraҳoи шеърий bar meyad, kи modar beҳtarin ganč, gavҳari noёb dar zindagӣ meboшad. Zan-modar baҳri farzand hesh doimo dar taloш ast va ҳar яki moro modar tarbiyat bishoш mukonad. Az dast raftani modar baroи farzand fochiai garon ast.

Ҳазрати Muҳammad (durud bar ў) dar ҳadisasi hud mefarmoyad: Man se chizo аz dunёi shumo дӯст doram, kи onҳo aт, зан va rušnoi chashm dar namoz ast. In chо Pайғambari islam Muҳammad (durud bar ў) muҳabbat ba занро dar kanori dasturoni hudo hamedhurad, hamedhushadu farzandru mehribonu huda hamedhushadu farzandru mepushonad. Boz ҳastand farzandoni noxalafe, kи ba қadri in ҳama mehribonii modar namerasandu suhanoni nočoerio nisbati in ҳadaij Hudo megӯyād. Pas, buriida bod on zabone, kи ba sūi modar suhan kabeh megӯyād. Kur bod on ҷashmon, kи ba sūi modar bozaf mениgarad va shikasta bod on daste, kи ba sūi modar barدوشta mewavad.

Modar charoғu chashmi xonadon, kimat tarin ne'ymati dunё, ganchi bebaҳost va on baroи farzand shahsi az ҳama nazdiq mehribonon va munisubu gamhor ba xisob meravad.

Zan-modar, kи meҳvari asosii ҳar jašbi xonadon meboшad, az rӯzi ba dunё omadani farzand va dar rӯxjia ў choygor namudan aҳloқi hudo ҳamida, odob, muҳabbat va eҳsosi vatanparvario mehnatdustiro bedor mekunad. Vaqte kи nomi modarro ba zan meorem

Ба синну соли пирй расидан давлат аст, аммо ин "давлат" агар мавриди эхтирому қадр қарор бигирад, хуб аст, аммо агар нисбаташа беэхтироми ва бөхүрматы зохир шавад, хеле нигаронкунанда аст. Дар боби ҳұрмати пиронсолон ниёконам суханони зиёде гуфтаанд. Фаридадунни Аттор фармуда:

*Дар ғавоній дөр пиронро азиз,
То азизи дигарон бойш ту низ.*

Пирону калонсолон шоистай ҳұрматанд. Пирон тақриба зин-даги диданд ва пастию баланди ва талхию ширинни ҳәётре чашыдаанд. Аз ин рү, ғавононро лозим меяд, ки пиронро азиз дошта, онхоро ҳұрмату эхтиром күнанд.

Мутаассифона, имрүз ашхосеро вохұрдан мүмкін аст, ки калонсолонро ҳұрмату эхтиром намекунанд. Ҳатто фарзандоне ёфт мешаванд, ки падару модарашонро низ ҳұрмату эхтиром намекунанд. Онхоро намеандешанд, ки модар онхоро ба дунё оварда, шабхо хоб намеравад ва баҳри онхоро суруди дилнишини "Алла"-ро меконанд, то чигарбандашон осуда хоб кунад. Бағро ба воя расидан онхоро чи гуна азобхөро, ки ба худ раво мебинанд. Құшиш мекунанд, ки фарзандаш азоб накашад, аммо бархе аз фарзандон ҳамаи ранчо вә азобхөри кашидан волидонро ба гүшай фаромушый супурда, аз нигохубини онхоро даст мекашанд вә дар душвортарин ҳолат дар дами пирй онхоро ҳұрмату намекунанд. Аз пайғамбари исплом Мұхаммад (с) ҳади-се ҳаст, ки: "Ризои Худованд дар

ризи волидайн ва ҳашму ғазаби Худованд дар ҳашми волидайн аст". Бө вүчуди ин, баъзе ҳо волидонашонро ба ҳонаи пиронсолон бурда мемонанду боре ҳам аз ахволи онхоро пурсон намешаванд. Мо фикр мекунем, ин беномусие беш нест.

Ҳанұз 1383 сол пеш пайғамбари исплом Мұхаммад (с) дар вақти сакароти марг аз Җабраил (а) мегүяд: Баъд аз сари ту ҳеч вақт ба замин фуруд ҳохы омад ё на? Җабраил (а) мегүяд: Баъд аз сари ту ҳеч вақт ба замин фуруд нахоҳам омад, магар 10 бор, ки 10 гавхар аз дунё ҳам бурд, ки яке аз он 10 гавхар ин гавхары мөхр аст, ки ҳеч қасро мөхр нахоҳад монд.

Воқеан ҳам баъзе шахсоне ҳастанд, ки нисбати волидайн вә калонсолон дар дил меҳру шафқат надоранд. Ҳарчанд бо дастирий вә ғамхориҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Рахмон шароити ҳонаҳои пиронсолон дар кишвар беҳтар шуда бошад ҳам, аммо дүрй аз фарзандон, оила вә наздиконашон барои падару модарони дар ҳонаи пиронсолон буда як дарди ҷонкоҳе мебошад. Дар ин боб расонаҳои миллии кишвар барномаҳои ҷолиби дидани роҳандозӣ намудаанд. Барномаи "Равзанаи умед"-и Телевизиони Сафина инъикоскунанда ҳамин масъала аст.

Вале кистанд он начавонмардону беномусон, фрзандони ноҳалаф, ки ба дарки нотавонио барчомандагии падару модар дар айёми пирй намерасанд? Чаро падарон масъули гуноҳи

ҲОНАИ ПИРОНСОЛОН ВА БЕНОМУСИИ ФАРЗАНДОН



фарзандонанду фарзандони ҳақношинос волидайнро аз ҳақи зистан дар күлбаи худ, ки барои ободии он заҳмати як умри инсонро қашидаанд, маҳрум месозанд? Шояд сабаби асосии ҳұрмат накардан пиронсолон вә волидайн дур мондан аз асархой пандомӯзи бузургон башад. Инчунин, тарикү интернет ошной пайдо намудан ба зисту зиндагии мардуми Аврупо, ки нисбати волидайн белпарвоянд, асар карда бошад?

Бузургон дар мавриди эхтироми инсоният вә интихоби роҳи иршод садсолаҳо қабл асархо

эчод намудаанд. Носири Ҳусрав чүнин гуфтааст:

*Ба пирони забун қун дастгирӣ,
Ки дар пирй ғидони қадри пирӣ*

Аз ин рү, ҳар як инсонро лозим аст, ки фарзандашро аз хурдй дар роҳи илмомӯзӣ вә бөхабар шудан аз асархой пандомӯзи бузургон тарбияи хуб намояд, то ин ки дар айёми камолот падару модар вә пиронсолонро азиз дошта, онхоро ҳұрмату эхтиром күнад. Мақоли хубе дөрем, ки: "Гандум коштй гандум мегирий, ҷав коштй ҷав". Агар дар ғавоній пирону калон-

солонро ҳұрмат карда бошем, дар айёми пирй моро ҳам ҳұрмату эхтиром мекунанд.

Дар сұхбат бо калонсолон ҳұшсұхану шириңзабон бояд бошем, зеро дар дунё ҳеч чиз чун мұомилаи хуб қадри баланд надорад. Онхоро аз мұносибати нохуб вә рафтори бечои кас зуд меранчанд. Диля онхоро чун обгинаи шаффоғ нозук аст. Ин обгинаро бо санғи гуфтори нохуш набояд шикаст вә ба нола овард. Ҳеч кори шар ба ранчонидан дил вә ҳеч кори хайр ба дилләбій баробар шуда наметавонад. Чунон ки Бедил гуфтааст:

*Санғи роҳи худ шумурдан,
Қаъбаву бутхонаро,
Хар кү чун Бедил тавоғи
каъба дилжо кунац.*



Алишери АБДУЛМАЛИКОВ,
магистранти соли I-уми
бахши журналистика

СУМАНАКИ НОПУХТАЕ, КИ МОДАРАМРО РАБУД...



Омад омади баҳор. Аввалин мөхі март барғхой теппаҳои деҳаамон охиста - охиста об мешуд. Бачаҳо дар күчако гүрүх-гүрүх шуда, бозихо ташкил мекардан. Дар хона мани танҳо бо як паррандаи хурдакакам рүзхон дароз сухан гуфта менишастам. Бо ўрози дил менамудам. Гүйе ўхама гуфтаҳои маро мөфаҳимда башад, зеро ҳар гоҳе ки наздаш барои дону об додан меомадам, қарор мейистуда би сүе майл намекард. Ҷашм аз ман намеканду рафтамаро мунтазир мешуд. Чун аз ҷой мөхестаму майли рафтамекардам, ба пичир - пиҷир кардан медаромад вале ман, ба ўахаммият надода, роҳамо идома медодам.

Модарам, ки мүйи сараш сағед шуда буд, якүним сол болои ҷойғаҳи марииз мөхобид вә ман корхой ҳонаро каме ҳам башад, ичро мекардам.

Зишиам намуд. Ба хиёлам дунёро барояш ҳадя оварда будам он лаҳза. Чи қадар ширину гуворо будааст навозиши модар...

Ҳамоно тақ-тақи дарвоза ба гүшам расид вә ҷӯраам Ҳасан "Аҳмад", "Аҳмад"-гүён номамро садо қард. Чун аз хона баромадам, диду гүфт: "Биё, Аҳмад, ба гулгардонӣ равем!" Ман шах шуда мондам, надонистам чи ҷавоб дихам. Охир, ман-ку ба кӯча қарип, ки намебаромадам... Ба назди модарам баргаштам вә бо иҷозаи ў бо бачаҳо ба гулгардонӣ рафтам. Дилам намехост, ки ба кӯча бароям, vale noiloch ба тақлифи ҷӯраҳоям розӣ шудам. Пеш аз хона баромаданам модарам аз ман хоҳиш намуд, ки паррандаи дар қафас бударо озод кунам. Ман башам, гуфтаам, ки "Очаҷон, наврӯзӣ шавад, ҳатман раҳояш мекунам" вә аз хона берун шуда, бо бачаҳо пайвастам.

Бо бачаҳо ба мардуми деҳа гулҳои наврӯзиро нишон медодему суруди ҳалқии "Гулгардонӣ"-ро ҳама яқо, бо як овоз месароидем. Баъд аз чанд соат ҳавори абрҳои даргузари баҳорӣ фаро гирифту борон ба боридан оғоз қард. Танам намиро ҳис намуд ва давида ба хона баргаштам. Диdam, ки модарам аз тиреза боридани борони баҳориро тамошо мекунад. Маро дидан баробар, "омадӣ, бачаи нозанинам?" гуфту маро ба оғуш қашид вә фармуд то аз анборхона, аз линчай гандум дар як лаълии сағолӣ миқдоре гандум гираму

суманак гузорам. Гандуми фармудаашро овардам вә дар зери борон гузаштам. Баъди чанд рўз суманаки гузаштам охиста - охиста ба сабза давонидан шурӯй қард. Модарам, ки ягон - ягон аз ҷояш мөхест, тавони кўфтани суманакро надошт вә супориш дод, ки барои дар кўфтани ҷӯшонидан суманак ёрӣ додан рафта, холаи Савсанро ҷег занам. Ба ҳонаи холаи Савсан рафта, ўро ба кумаки модарам тақлиф намудам. Ҳарду яқо ба ҳавлии мо дохил шудем.

-Очаҷон, очаҷон!- гүён садо қардам, vale аз хона модарам овозашро ҳатто як бор ҳам наборвард. Ҳавотир шудам. Ҳамоно сар ба ошона задам ва дидам, ки модарам бо лаълии сағолии пур аз сабзаи дамидаи суманак дар кунчи девор яқпахлӯ афтидааст. Таҳаммули дидани ин манзара бароям даҳшатовар буд. Қуввати дар по рост истоданро надоштам вә ду қадам задаму ба оғуши кам - кам сардшудаи модарам афтидам. Фарёди ҷонкоҳи аз қалб мебаровардам.

"Очаҷон!" - мегуфтаам зор - зор мегиристам, аммо афлок гүё на мешунид овози маро, овози ҷонкоҳи маро. Сириши ҷашнамон чун ҷакидаҳои борони баҳорӣ ба рӯяш, ба куртai дар танаш буда мерехтанду мерехтанд. "Суманаки бо сад умед мондаи маро акнун, кий мепазад, очаҷон!" - мегуфтаам фарёд мекардам. Ба худ меандешидам, ки чаро табиат бо ман созгор нест? Гулҳои ҳандон, бедории табиат, гармии ҳаво, бозиҳои баҳорӣ, аргунчакҳои дұхтарони шүх ба ҷашнам наметобанд? Зиндагиям талх, рўзгори торик, бекасиям, бенавояиим дар назаралар мудом чилвагар мешуданд. Аз гирия саҳт вә нолаҳоям ҳүш аз сарал рафт. Баъ-

ди чанде ба худ омадам, ки модарам аллакай дар мазори дех дағн мекунанд. Ба назди мардум рафтам вә бо онхоро модарони зеботар аз фариштаамро гўронидем.


Ана, аз ҳамон рўз баъд баҳори нозанинро бо суманаке, ки чун шакар ширин аст, дигар нағз назидам. Ба роҳбарии калонсолони маҳалла маро ба интерати ятимону беларастон бурдан. Дар он ҷо соҳиби ҳату савод гардидам. Ба донишгоҳ дохил шудам вә баъдан фаҳмидам, ки Наврӯзи оламафрӯз ва суманак, ки рамзи баҳор, зиндашавии олами гирду атроф аст, ҳеч гуноҳе надоранд. Танҳо аҷал моро аз яқдигар ҷудо мекардаасту ҳалос, дигар ҳеч чиз!

Баҳор ва Наврӯз ёдё аз рўзгори гузаштам ман аст. Офтоби оламафрӯзи баҳор чун чехраи нуронии модарам ҳамеша силағари сари ҳамгаштай ман байни мардум мебошад. Аньана ва русуми аҷдодиамон нахле пайваст бо зиндагии модарам будааст. Бар тан кардан кўртai чакани гулдўз, атласу абрешими нишон аз ҳастии ҳунари модари ман аст. Модарам симои ҷовидонаи Наврӯз ва баҳор будаасту дер фаҳмидам.

То он даме ки ҷашни Наврӯз ва Баҳор аст, модарам симои мондагор ва абадии ман аст...



Мұхаммадалай УСМОНОВ,
донишшыи соли 2-уми
факултети филологияи хориҷи



МОДАР-САФОБАХШАНДАИ ҲАЁТ

Модар беҳтарин олиҳаи ҳаёт буда, қиматтарин шахс дар олами ҳастӣ мебошад. Мехри беҳамтои модар ба мисли хуршедди олам аст, ки ба ҷаҳон саҳоватмандона нурпоши мекунад ва файзи зиндагонии мо аз модар аст. Ё ситорай дурахшонест, ки ба нерумандии атокарадаи Ҳудои муттағол роҳи фарзандро дар тӯли зиндагӣ равшан месозад.

Модар! Ҷайни мадар дилнавоз, зебову гуворо ва саршор аз меҳру вафост!

Бале! Модар шахсиятест, ки аз дидори накӯ, аз лаҳни ширину гуворо ва меҳрубониҳои беҳоираш ҳеч гоҳ сер намешавем. Модар аст, ки бо муҳаббати хоси модаронаи худ ба олами сард гармӣ ва ба дилҳо шодию сурур мебахшад. Модар нахустин касест, ки аввалин шуда ба фарзанд дарси одамгарӣ, дарси ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва дарси ватандӯстию ватнпарварӣ меомӯзад. Дар каноригарму гуворои модар ба воя мерасем нахустин алфози шиниро аз ў мешунавем.

Модар аст, ки зиндагӣ рангу таровати дигар дорад. Қалби



модарро муҳаббату самимият, покиу садоқат, меҳр, раҳму шавфқат ба фарзанд ва амсоли инҳо барин хислатҳои начиби инсонӣ фарориг аст.

Модар шамъеро мемонад, ки худ месӯзаду адо мешавад ва кулбаero мунаvvvar мегардонад. Дар ҳақиқат модар нур асту хуршедвор ҷаҳонро нурпоши менаҳояд. Модар ҷашмаи хушкнашавандаи ҳаёт, махзани муҳаббату шафқат ва олиҳаи олиҳаҳо.

Агар гӯем, ки модар беҳтарин ғанчи дунё, гули хушбуи ҳар як хонандон, машъали фурӯзони

абадӣ, довари бахшандаи саҳву ҳатоҳо ва сафобахшандай олами ҳастист, ҳанӯз кам аст. Модар дили бузург дорад, зеро худ бузург аст. Модар ҷӯяндаи сулҳу ваҳдат аст, зеро ў маҳзани сулҳу адлу одилист.

*Дили модар надорад ҳеч ҳамто,
Бузургу нарму поку меҳрубон аст.
Бараф ё дар начобат ҷумла дилҳо,
Муроду мақсадаи*

сулҳи ҷаҳон аст.

Модар гулро мемонад, ки аз бӯйи ў ҷаҳон муаттар мегарداد, модар ҷашмаи мусафроero

мемонад, ки рӯйи ҷаҳон аз саҳовати ў шодоб мегардад. Дар ин росто донишманди машҳур Ҳолдеб бисёр нақу гуфтааст: "Зан чун гулест, ки манзилро хушбу мекунад ва чун шамъест онро рӯшан нигоҳ медорад".

Оре, модар нодиртари нинондириҳост, беҳтарини беҳтаринҳост. Ба ин маъни муллими ахлоқ Մуҳаммад (с) барҳақ овардааст: "Биҳишт зери пои модарон аст".

Дар замонҳои ҳеле пеш, аз бозе ки инсон аз олами ҳайвонӣ ҷудо шуд ва тавассути ақлу идрок зиндагии худро пеш мебурдагӣ шуд, нақши модар дар ҷои аввал баромад. Модар тӯли қарнҳо исбот намуд, ў бузург асту дили саршори меҳру муҳаббати поки инсониро доност.

Мутафаккирон ва хирадмандини ниёғони Шарқу Ғарб дар ҳусуси бузургии модар гуфтау сурудаҳои ҷолибе доранд. Ситоиши бузургии модар дар осори Шекспир, Гёте, Балзак, Гюго, Дюма, Стефо ва дигарон ба дараҷае равшану возеҳ рафтааст, ки онҳо дар дили ҳар як фарди соҳибиҳарад меҳру муҳаббати хосро бедор карда, ба шурӯ мөоранд. Балзак дар бораи меҳру муҳаббати модар навиштааст: "Ҳеч қас дар зиндагии худ наметавонад муҳаббате амиқтар ва воқеитар аз му-

ҳаббати модари худ биёбад".

Ғамхорӣ нисбат ба занону дуҳтарон аз ҷониби давлат ва Ҳукумати мамлакат дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва рӯҳияи эҳтиром ба занон ва арҷузории заҳмати модарон дар ҳар оила ва дар тамоми ҷомеа боз ҳам бештар густарипаш ёфтадааст, ки боси ҳурсандии ҳамагон аст. Маҳз бо шарофати Пешвои миллиат, муҳтаррам Эмомали Раҳмон иди 8-уми март, ки дар қарнҳои пешин ва дар замони Шӯравӣ ба номи "8-уми март Рӯзи озодии занон" ва баъдтар "Иди занону дуҳтарон" номгузорӣ шуда буд, ба Иди модарон табдил дода шуд, ки ин шаҳодати ғамхории Сарвари мамлакатмон дар ҳақиқи модарон аст. Бошад, ки модарони кулил олам хушрӯз ва шодиу тараб ёрашон бошад.



Хатишам ДАМИНОВА,
ассистенти кафедраи
таҳсилоти иштодӣ



МОДАР-ГАНЧИНАИ БУЗУРГ

Модар ин ганчинаи бузург, қиматтарин, ноёбтарин ва меҳрубонтарин шахс барои фарзандон аст. Вақте ки ҷаҳони модарро ба забон мегирем, пеши назар шахси ҳалиму меҳрубон намудор мегардад. Модар ҳамчун биҳишт буда, нерудиҳандаи мо фарзандон мебошад. Модар дар зиндагӣ шамъест, ки худ месӯзаду ба фарзандонаш равшанӣ мебахшад ва агар дар дунё зан модар намебуд, ҳаёт арзи вучуд надошт. Модар ҷашмаи ҳамаи ҷашмаҳо, оғози ҳама оғозҳо, ибтидои парвозҳо мебошад. Суханони расули акрам ҳазрати Մуҳаммад (дуруд бар ў) барҳақ аст, ки мегӯяд: "Дар ҳонае, ки зан нест, дар он ҳона ҳуший ва рушнӣ вучуд надорад".

Модар бузургтарин олиҳаи зиндагист. Модар ба мисли гул беҳор, ба мисли об поку мусафост, ки аз он об мөарандон сабз мешавем ва ҷашмаи ҳаёт ҳамаи мо фарзандон мебошад. Вақте бори аввал мо ҷашм ба олами ҳастӣ мекушоем, модар бо меҳру муҳаббати зиёд бори аввал шири ҳудро ба мо медиҳад ва аввалин аллаи ширини ҳудро бомуҳабbat дар гӯши мо меҳонад. Модар аввалин омӯзандони мо мебошад. Аз дастонамон гирифта, ба мо қадамзӣ ва роҳ рафтандро меомӯзад, ба роҳи рост ҳидоят мекунад ва ба орзуви ҳавасе, ки фарзандаш дар оянда шахси аизу мутъабар, росткору қавиирова шавад. Модар вақте ки комёбии фарзандашро мебинад, ки ҳозир бошад ва ҷои гоҳ ба худ меболад ва беадад шукр аз даргоҳи Яздон мекунад.

Ҳоло бошад дар ҷумҳурии мо занон як узви комилхуқуки ҷомеа буда, дар соҳаҳои гуногун кору фаолият мекунанд ва обрӯю эҳтибори баланд доранд.

Ман ҳамаи занону модаронро бо фарорасии идашон табрик гуфта, аз самими қалб аз Ҳудованди бахшандаву меҳрубон ҳоҳонам, ки ҳамеша дар ҷеҳрҳои занону модарон табассум ҳувайдо бошад ва ҳеч гоҳ хор нашаванд, ҳамеша дар болои сари мо фарзандон соябон бошанд.

Шабнами ҲАБИБУЛЛОҲ,
магистранти соли 2-оми факултата
филологияи ҳоригӣ



ФАЙЗБАХШИ СИДҚУ ВАФО МОДАРАМ

Бешак, дар ҷомеае, ки сафи занҳои босаводу бомаърифат меафзояд, пешравӣ босурӯъат ҳоҳад буд ва дар он шумораи ҳар ҷо бештар фарзандони ҳуб тарбия ҳоҳанд ёфт.

Эмомали Раҳмон

Офарандаи бахти аҳли башар ва файзбахши меҳру вафо Зан-Модар аст. Зан офарандаи нотакорро табиат, асоси саодат-мандиву шукуфой ва нерӯи пеш-барапданаи ҷомеа аст. Саодату сарфарозии мардум аз тинати поку ҳидояти неки модарон ва заҳмати шоиста занони сарбанду нозанини мост. Танҳо зани покгавҳар, нексиришт, ватнпарвар, ҳушахлоқ ва бомаърифат қодир аст бунёдгари ҷомеаи босаодат бошад.

Бад - ў гуфт шоҳ:

*"Ҷой даҳари ҷаҳон",
Ки покизатуҳмиву равшанравон.
Ҷунонӣ, ки аз модари порсо,
Бизояд, шавад дар ҷаҳон подиҳо.*

Фирдавсӣ

Модар азизтарин вучуди рӯи замин мебошад ва зиндагӣ аз нағаси гарму дилнавози ў оғоз мегирад. Мо вучуди муқаддаси модарро аз аввалин лаҳзаҳои ҳаёт то дами воласин фаромӯш намекунам, ҷунуни ў ҳангоми шодиву нишот ва ғаму андуҳи зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳи мост.

Зиндагии ҳар фарди ҷомеа аз меҳру муҳаббат ва сидқу вафодории Зан-Модар маъво мегирад. Модар ҷашги мунаввари ҳонадон, ҳидоятари аҳлоқи нек ва дастгиру наҷотбахши ҳамешагии мост. Фазилати оливи рушду нумӯи ҷомеа аз талоҳои пайваста онҳо сарчашма мегирад.

Модарони мо собит намудаанд, ки ин рисолати пуршарафро бо сари баланд ба иҷро расонид метавонанд. Пас, моро зарур аст, ки қадури ҳимат, шарафи модаронро ба фалакҳо расонем.

Ин ҳама бузургиву беназирӣ. Модар аст, ки маҳз дар айёми дӯстиву муҳаббат, фасли нозанини баҳор ва лаҳзаи гуворо он "Рӯзи модар" ҳар сол таҷzил карда мешавад. Бо ин андешаҳои нек меҳоҳам оид ба фарзандашро мебинад, ки ҳозир бошад ва ҷои гоҳ ба ҳуд меболад ва беадад шукр аз даргоҳи Яздон мекунад.

солати падарию модариро бар дӯш даранд, фишиурдае ҷанд болои когаҳ биёрам.

*Модари шабзинадорам
дӯст медорам туро,
Майсаи фасли баҳорам
дӯст медорам туро.
Нест қоим бе падар девору
боми ҳонадон,
Шаҳсумуни ҳонадонам
дӯст медорам туро.*

Бузургон гуфтаанд: "Дар ҳонае, ки зан-модар нест, ҳуший ва рӯшнӣ низ вучуд надорад, бинобар ин занон шамъу ҷароғи ҳонадонанд".

Бале, агар модари азизи модар ҳона шамъу ҷароғи ҳонадони мо бошанд, сипас соли 2007-ум дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ фаъолияти кориашонро давом доданд. Новобаста аз душвориҳои ҳаёту зиндагӣ модарҷонон рӯҳафтода нашуда, аз пайи таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон мебошанд. Ба ҷеҳраи пуртarovati зебояшон менигарам аз ҷашмонашон нур меборад, қалби беқарорашон мондашавиро ҳис намекунанд, ҷунуни он кас боғбони боди пурсамар ва ошиқи касби хеш мебошанд.

Модарам мудири кафедраи педагогики Давлатова Ниёзбӣ Аълоҷии маорифи Тоҷикистон буда, соли 2012 рисолаи илмий-тадқиқотиашро ҳимоя намуда, айни замон аз пайи таъбу нашри маводҳои илмӣ мебошанд.

Ман аз ҷунин модарон, ки рисолати падарию модариро бар дӯш даранду шарафи Зан-Модарро гум накардан, мефахрам. Шукр ва ифтиҳор аз он мекунам, ки дар мактаби ҷунин модар ба камол расидаам.

Дар анҷоми сӯҳан бо як меҳру муҳаббати бепоёни фарзандӣ модар азизи ҷомеа ҳашва ҳамони модаронро бо Иди модарон ва бонувон табрику таҳният намуда, аз сидқи дил баҳрашон пирӯзӣ, ҳушрӯзӣ, саодати бепоён дар фатҳи қӯллаҳои баланди зиндагиро орзумандам. Мо фарзандон баҳри шумо гуфтанам:

*Намудед парвариш бо ноз моро,
Магар курем, ки тарк
кардем вафоро.
Набошад лоқи мо бӯйи ҷаннат,*

Агар як лаҳза ранҷонем Шуморо.



Ҳайдарҷон ҲАБИБУЛЛОЕВ,
донишҷӯи соли I-уми
факултati ишқисод ва идора

МАВЛУДАТ МУБОРАК, МУАЛЛИМА!



Имрӯз таваҷҷуҳи Ҳукумати кишвар ва ғамхориҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалий Раҳмон ба насли ҷавон хеле зиёд ба назар мерасад ва асоси пешрафт ва тараққиёти соҳаҳои гуногуни ҳочагии ҳалқи мамлакат аз соҳаҳои маориф вобастагии саҳт дорад.

Дар донишгоҳ муллимиҳои хуб ба мо дарс мегӯянд. Яке аз онҳо Сайдалиева Сарварбӣ мебошад. Он кас дар ин соҳаҳои муборак, ки оғози фасли баҳор аст, 4-уми март зодрӯз дорад. Муллимиҳои аз номи худ ва аз номи тамоми ҳайати ҳамкурсанам ба рӯзи зодрӯзаш сидқан табрик мекунем. Мо ба ҳайси шогирдон пеш аз ҳама ба он кас тандурустӣ, ҳонаи обод ва ба қуллаҳои баланди илм расидандро аз даргоҳи Ҳудованди меҳруbon таъмно дорем ва чунин гуфтиаем:

*Аё устод аз хотир фаромӯшат наҳоҳам кард,
Чароғе дар дили шогирд ҳомӯшат наҳоҳам кард.
Маро дар зиндагӣ оишаи пок аст, панди ту,
Маро фарҳ аст паймудан раҳи пасту баланди ту.*



Аҳдия ШІОЕВА,
донишҷӯи соли 1-уми факултаи
филологияи тоҷик ва журналистика

ЛАТИФА

Аз Афандӣ пурсианд, ки порсол дар рӯзи занҳо ба занат ҷӣ кардӣ?

Афандӣ гуфт: Ба қӯҳ бурдамаш.

Пурсианд, ки им-сол ҷӣ ҳоҳӣ кард?

Афандӣ: Рафта меварамаш

*Ба ёдам мерасад абрӯи модар,
Дари дил во қунам бар сӯи модар.
Ман он истора, ки нуре надорам,
Бигирам нури худ аз рӯи модар.
Ман он дарё, ки роҳам гум намудам,
Биёбам роҳи худ аз ҷӯи модар.
Надонам аз ғами ўдар кӯчоям,
Худоё, бар маро бар кӯи модар.
Бигирад рӯҳи тоза ҷони маҳзун,
Расад гар дар машомам бӯи модар.*

Эълон!

Донишҷӯён ва омӯзгорони муҳтарам! Ба маълумоти шумо мерасонем, ки воридшавии мақолаҳо ба рӯзномаи "Анвори дониш" хеле зиёд шудааст. Аз ин хотир, мо рӯзномаро аз 8 саҳифа то ба 16 саҳифа баробар кардем, то ин ки мақолаҳои шуморо рӯи нашр оварем. Мо ҳамеша дар хизмати шумоем ва агар мақолаатон дар ин шумора чоп нашуд, аз шумо узр мепурсем ва дар шумораҳои оянда ҳатман чоп ҳоҳанд шуд. Лутфан моро бифаҳмед!

Ҳайати эҷодии рӯзнома

ЭЪТИБОР НАДОРАД


Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2013 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 4-уми факултаи физика, математика ва информатика (таҳсили рӯзона) Эмомалии Раҳмоналий додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

X X X

Дипломи ДТО 0084260, ки 30 майи соли 2011 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба ҳатмкардаи факултаи иқтисодӣ (таҳсили рӯзона), ихтиоси 06.12 мененҷмент Каҷкулоев Абдуҳолиқ Фатхулоевич додааст, бинобар сабаби иваз кардан аз эътибор соқит дониста шавад.

X X X

Дафтарчай митиҳоние, ки соли 2013 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба Раҳмонова Фарангез донишҷӯи соли 4-уми факултаи таъриҳӣ, ҳуқӯқ ва муносабатҳои байналмилалӣ (шӯббаи ғоибона) додааст, ҷиҳати гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.



МУАССИС:
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ
ҚӮЛОВ БА НОМИ
АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ

МУҲАРИР: Чаҳонгир РУСТАМ

КОТИБИ МАСҶҰЛ:
Шамшоди ЧАМШЕД

МУШОВИРОН:

Абдулло Ҳабибулло (профессор), С. Каримов (академик), М. О. Ибодов (профессор), Чумхъон Алимӣ (профессор), С. Холиқов (н.и.к.), Ш. Ҳудойдодова (н.и.ф.), Д. Сайдахмадова (н.и.п.), М. Абдуллоев (профессор), С. Мирзоев (профессор), Б. Чураев (м.к.)

МАВЛУД МУБОРАК!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" омӯзгорон ва командони зерини донишгоҳро, ки дар нимаи аввали моҳи марта солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фоъолияташон комёбиҳои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбабён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоккор бошад! Ҳеч гоҳ ҶАҲОНДАР ва ХИЗР кошонаи шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушиву хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умрашон баракат ва дар қасбашон ҳалолкорӣ пайваста амали гардад.

- ХИДИРОВ ҲУДОЙҚУЛ, 15.03.1955, номзади илмҳои физика ва математика, дотсент, н. Кӯлоб, д. Сангпар;
- ҲАДИСАМОҲ ГАДОЕВА, 15.03.1952, лаборанти кафедраи физикии умумӣ ва назариявӣ, ш. Кӯлоб, маҳ. Ш.Шоҳин, х.36/ут40;
- АЛАМОВА ҲАТИЧА, 15.03.1977, асистенти кафедраи физикии умумӣ ва назариявӣ, ш. Кӯлоб, куч. Ҳувайдулоев 49;
- РАҲМОНОВ ҲАБИБУЛЛО, 15.03.1989, асистенти кафедраи биология, н. Кулоб, уч Зарбдор;
- РАҶАБОВА ҶАМИЛА, 16.03.1978, асистенти кафедраи забонҳои ҳориҷии умумидонишгоҳӣ, ш. Кулоб, кӯч. Ҳ.Аҳмад, ҳонаи 11;
- САЙДАҲМАДОВА ДИЛОРОМ, 17.03.1968, ноиби ректор оид ба тарбия, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ш. Кӯлоб, маҳ. Борбад-38/14;
- КЎЛОБИЕВ МИРЗО, 18.03.1989, асистенти кафедраи таҳлили математикии умумӣ ва назарияи функцияҳо, н. Шоҳин;
- ЁҚУБОВА АДОЛАТ, 19.03.1983, лаборанти кафедраи физикии умумӣ ва назариявӣ, ш. Кӯлоб, куч. С.Вализода 271;
- ҚАЛАНДАРОВ АБДУЛҲАЙ, 20.03.1944, и.в. дотсенти кафедраи адабиёти тоҷик, ш. Кулоб, кӯч. И.Сомонӣ;
- НАЗАРОВ ТАҒАЙМУРОД, 21.03.1942, муаллими қалони кафедраи педагогика, ш. Кулоб, маҳ. Сино 349;
- МИРЗОЕВ СУҲРОБ, 24.03.1970, муаллими кафедраи фалсафа, ш. Кулоб, маҳ. Ш.Шоҳин 42/56;
- МИРЗОЕВ САЛИМ, 26.03.1942, профессори кафедраи биология, ш. Кулоб, маҳ. Ҳ.Шерозӣ, хон.13, хӯҷ. 36;
- РАҲМОНОВА АЗИЗА, 26.03.1987, асистенти кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ, ш. Кӯлоб, маҳ. Шоҳин 34/20;
- ОРЗУЕВА МАНЗУРА, 27.03.1970, корманди китобхонаи донишгоҳ, китобдор, ш. Кулоб, маҳ. Ш.Шоҳин, ҳонаи 9;
- МУҲАММАДҔОНӢ АБДУВОҲИД, 27.03.1992, ёвари ректор, асистент, н. Восеъ, д. Оҳҷар;
- КАРИМОВА НАЗОКАТ, 27.03.1974, мудири кафедраи таҳлили математикии умумӣ ва назарияи функцияҳо, ш. Кӯлоб, кӯч. Менженсий 14/45;
- ҚУРБОНОВ ДИЛОVAR, 28.03.1962, мутахассиси раёсати таълим, муаллими қалон, ш. Кулоб, маҳ. У.Хайём 33;
- МИХАЙЛОВ Л., 28.03.1928, доктори илмҳои физика ва математика, профессор, ш. Душанбе;
- ДАВЛАТОВА РУҲСОРА, 28.03.1988, мутахассиси Маркази бақайдигӣ ва иттилоотии НҚТ, ш. Кулоб, маҳ. Абдураҳмони Ҷомӣ/28;
- АБДУЛЛОЕВА МЕХРИНИСО, 29.03.1966, муаллими қалони кафедраи психология, ш. Кулоб, кӯч. 1 май, ҳон. 581;
- ҚАРАҚУЛОВ АЛОВУДДИН, 30.03.1975, асистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ,

ЗОДРӯЗ МУБОРАК, ОМӮЗГОРОН ВА КОРМАНДОНИ АЗИЗ!



Нашири дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти рақами 0011/рз 23.04.2014 аз
нав ба қайд гирифта шудааст.

Рӯзнома
БО ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ,
РУСӢ ВА АНГЛИСӢ

ТЕЛЕФОН:
Идора: (83322) 3- 31- 15
Мобили: 918-344-516; 918-334-442.

Рӯзнома дар ҶДМ
“Мега-принт” бо төмъоди
2000 нусха чон карда шуд.

Рӯзнома тарни ӯбуга
дастрас мегардад.

НИШОНӢ МО:
735360. и.к. Кӯлоб, ӯбуга
С. Сафаров, 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj

САҲИФАБАНД:
Бахридин САНГИМАДОВ